

Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон



Гурӯҳбандии иқтисодии буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастурамали истифодабарии он

Душанбе-2022

Ҳуҷҷати мазкур бо фармоиши Вазири
молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти
№ 173 аз 26 январи соли 2015

тасдиқ шудааст.

(бо дарназардошти тағйиру иловаҳо:
фармоишҳои Вазорати молия аз
11.03.2022, №49)

Мундариҷаи мухтасар

Дар ҳуҷҷати мазкур гурӯҳбандии даромад ва хароҷот, гурӯҳбандии вазифавии буҷет, гурӯҳбандии иқтисодии буҷет, Дастурамал оиди истифодаи гурӯҳбандии вазифавию иқтисодӣ ва зермоддаҳои таҳлили гурӯҳбандии иқтисодии буҷет, Нақшаи ягонаи ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дар ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ ва ҳазинадорӣ ва Дастурамалҳои истифодабарии онҳо, ки дар низоми ҳазинадорӣ ҳангоми иҷроиши буҷетистифода мешаванд, пешниҳод шудаанд. Ҳуҷҷатҳои мазкур ҷиҳати татбиқи Стратегияи идоракунии молияи давлатӣ барои солҳои 2009 – 2018 ва Стратегияи тақмил додани низоми баҳисобгирии муҳосибавии бахши давлатии Тоҷикистон барои солҳои 2011 – 2018» таҳия гардида, дар он талаботҳои санадҳои меъёрию ҳуқуқии байналмилалӣ ва дигар қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба инобат гирифта шудаанд.

Зерқисми 1.3. Гурӯҳбандии иқтисодии бучет

2 - Харочотҳо

21 - Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағчудокуниҳои андозӣ

211 - Пардохти музди меҳнати кормандон

2111 - Музди меҳнат ва дигар иловапулиҳо

212 - Маблағчудокуниҳои андозӣ

2121 - Пардохтҳо\маблағчудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ

2122 - Суғуртаи тиббӣ ва дигар суғуртаҳо

22 - Харочоти мол ва хизматрасониҳо

221 - Хариди мол ва хизматрасониҳо

2211 - Захираҳои моддию молӣ

2212 - Хариди молҳои техникӣ

2213 - Маводи суخت ва рағғанҳои молидани

2214 - Харочоти ҷорӣ ба ғайр аз таъмир

2215 - Таъмири ҷорӣ

2216 - Пардохти хизматрасонии мутахассисон барои хизматрасонӣ, иҷрои корҳои муайян

2217 – Пардохт барои хизматрасонии коммуналӣ

2218 - Пардохт барои хизматрасонии алоқа

2219 - Моли хизматрасонӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд

222 - Харочотҳои амалиётӣ

2221 – Пардохти музди меҳнати кормандони ҳайати техникӣ ва хизматрасонимақомоти идораи давлатӣ ва муассисаҳои бучетӣ

2222 – Пардохтҳо, маблағчудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ

223 - Харочоти умумӣ (пакети ягона) дар доираи механизми маблағгузории сарикасӣ

2231 - Харочоти умумӣ (пакети ягона) ҷиҳати хариди мол ва хизматрасониҳо дар доираи механизми маблағгузории сарикасӣ

23 – Харочоти пардохти ғоизҳо

231 - Ғоизҳо

2311 - Ғоизҳо ба нерезидентҳо

2312 - Ба резидентон ба истиснои бахши идораи давлатӣ

2313 - Ғоизҳо ба воҳидҳои бахши идораи давлатӣ

24 – Харочот барои пардохти кӯмакпулиҳо (Субсидии)

241 - Ба корпоратсияҳои (ташкilotҳои) давлатӣ

2411- Ба корпоратсияҳои (ташкilotҳои) давлатии молиявӣ ва ғайримолиявӣ

2412 - Ба корпоратсияҳои (ташкilotҳои) хусусӣ

25 – Харочот барои ҷудокунии грантҳо

251 - Грантҳо

2511 - Ба Ҳукуматҳои хориҷӣ

2512 - Ба ташкilotҳои байналхалқӣ (ҷорӣ)

2513 - Ба ташкilotҳои байналхалқӣ (асосӣ)

2514 - Грантҳои ҷорӣ барои фондҳои мақсаднок

2515 - Грантҳои ҷорӣ барои ҳисоббаробаркуниҳои байниҳамдигарӣ

2516 - Ба воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ (асосӣ)

26 – Харочот барои кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ ва кумакҳо

261 - Кӯмакпулиҳо

2611 - Кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ

2612 - Кӯмаки иҷтимоӣ

27 Дигар харочот

271 - Харочоти марбут ба моликият ба истиснои ғоизҳо

2711-Харочоти марбут ба моликияти ба ӯҳдаи дорандагонибиманомаҳо вогузоршуда

- 2712 - Харочот ба даромади солиёна (рента)
- 2713 – Харочот барои суғуртаи биноҳо ва таҷҳизот
- 2714 – Харочоти дигари ба зерқисмҳои 27100 шомилнашуда

272 - Дигар харочоти гуногун

- 2721 - Идрорпулиҳо
- 2722 - Нафақаҳо
- 2723 - Ҷубронпулиҳо барои хурукворӣ
- 2724 - Ҷубронпулиҳо бар ивази амволи шайъӣ
- 2725 - Пардохти ҷаримаҳо ва ғоизҳо
- 2726 - Трансфертҳо ба ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ
- 2727 - Ҷубронпулии яқвақтаина
- 2728 - Трансфертҳои ба дигар гурӯҳ шомилнашуда
- 2729 - Маблағҷудокуниҳо аз даромадҳо оид ба маблағҳои махсус

273 - Харочот барои мақсадҳои асосӣ

- 2731- Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатӣ ғайримолиявӣ
- 2732- Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои молиявии давлатӣ
- 2733- Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ
- 2734 -Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии молиявӣ
- 2735- Трансфертҳои асосии дохилие, ки ба дигар гурӯҳ шомил нашудаанд

28 - Амалиётҳо бо дорониҳо ва ӯҳдадорониҳо

281 – Амалиётҳо бо дорониҳои ғайримолиявӣ

- 2811 – Биноҳо ва иншоот (манзилҳои истиқоматӣ)
- 2812 – Биноҳо ва иншоот (манзилҳои ғайриистіқоматӣ)
- 2813 – Биноҳо ва иншоот (дигар иншоот)
- 2814 – Мошинҳо ва таҷҳизот
- 2815 – Фондҳои асосии ғайримоддӣ
- 2816 – Захираҳои воситаҳои гардони моддӣ
- 2817 – Дорониҳои ғайриистехсолӣ
- 2818 – Хариди дорониҳои биологӣ

282 - Хариди дорониҳои молиявии дохилӣ

- 2821 - Зиёдкунии бақияҳои асъорӣ ва амонатҳо
- 2822 – Қарздиҳӣ ва хариди сахмияҳо

283 - Хариди дорониҳои молиявии берунӣ

- 2831 - Зиёдкунии бақияҳои асъорӣ ва амонатҳо
- 2832 – Қарздиҳии берунӣ

284 - Пардохти ӯҳдадорониҳои молиявӣ

- 2841 – Пардохти қоғазҳои қимматнок, ба ғайр аз сахмияҳо
- 2842 Пардохти қарзҳо ва ссудаҳо
- 2843 Пардохти ӯҳдадорониҳои молиявии берунӣ

Зерқисми 1.4. Зермоддаҳои таҳлилии гурӯҳбандии иқтисодии буҷет, ки дар низоми хазинадорӣ дар рафти иҷроиши буҷет истифода мешавад

2 - Харочотҳо

21 - Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағчудокуниҳои андозӣ

211 - Пардохти музди меҳнати кормандон

2111 - Музди меҳнатва дигар иловапулиҳо

- 1 - Музди меҳнат дар шакли пулӣ
- 2 - Музди меҳнат дар шакли табиӣ (натуравӣ)
- 3 - Подошпулиҳо
- 4 - Пардохти ҳаққи хизмат
- 5 - Пардохтҳои дигар барои кормандон

212 - Маблағчудокуниҳои андозӣ

2121 - Пардохтҳо\маблағчудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ

- 1 - Суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа

2122 - Суғуртаи тиббӣ ва дигар суғуртаҳо

- 1 - Суғуртаи саломатӣ
- 2 - Дигар суғуртаи давлатӣ

22 - Харочоти мол ва хизматрасониҳо

221 - Хариди мол ва хизматрасониҳо

2211 - Захираҳои моддию молӣ

- 1 - Молҳои конселярӣ ва маводи дарсӣ
- 2 - Молҳо ва инвентари хоҷагидорӣ
- 3 - Масолеҳи масрафӣ
- 4 - Инвентари мулоим ва либоси расмӣ
- 5 - Хуруқворӣ
- 6 - Доруворӣ, воситаҳои басту банд
- 7 - Дигар ашёи ба категорияҳои дигар мансубнашуда

2212 - Хариди молҳои техникӣ

- 1 - Молҳои техникӣ таъйиноти низомӣ

2213 - Маводи суخت ва равшанҳои молиданӣ

- 1 - Бензин
- 2 - Сузишвории дизелӣ (Солярка)
- 3 - Керосин
- 4 - Мазут
- 5 - Равғани автомобил
- 6 - Дигар маводи суخت

2214 - Харочоти ҷорӣ ба ғайр аз таъмир

- 1 - Пардохтҳои иҷоравӣ
- 2 - Таълим ва таҷдиди таълими кормандон
- 3 - Харочоти намояндагӣ
- 4 - Тайёр кардани мукофотҳо, гувоҳиномаҳо, медалҳо, сиккаҳо ва хариди тухфаҳо
- 5 - Харочоти сафари хизматӣ
- 6 - Харочот аз конвертатсия
- 7 - Харочот барои комиссияи бонкӣ
- 8 - Андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет, ки ба нақлиёт ва дигар дороиҳо алоқаманданд
- 9 - Дигар харочоти ҷорие, ки ба категорияҳои дигар дохил нагардидаанд

2215 - Таъмири ҷорӣ

- 1 - Таъмири биноҳо ва иншоот
- 2 - Таъмири роҳҳо

- 3 - Таъмири воситаҳои нақлиёт ва таҷҳизоти вазнин
- 4 - Таъмири мебели идорӣ ва таҷҳизоти техникии идорӣ
- 5 - Хизматрасонии техникӣ ва таъмири чорӣ ба категорияҳои дигар дохил нагардидаанд

2216 - Пардохти хизматрасонии мутахассисон барои хизматрасонч, иғрои корӣон

муайян

- 1 - Пардохти хизматрасонии мутахассисон, ки барои иҷрои корҳои муайян ва хизматрасонии муайян киро шудаанд
- 2 - Хизматрасонии алоқаманд бо эълонҳо ва корҳои нашриётӣ, наشري хабар дар ё дигар маълумот дар васоити ахбори омма
- 3 - Хизматрасониҳои алоқаманд бо шинондани дастгоҳҳои техникӣ ва таҷҳизот
- 4 - Дигар хизматрасонии мутахассисон, ки ба дигар категорияҳо шомил нашудааст.

2217 – Пардохт барои хизматрасонии коммуналӣ

- 1 - Нерӯи барқ
- 2 - Газ
- 3 - Гармидиҳӣ
- 4 - Партовбарӣ
- 5 - Обтаъминкунӣ
- 6- Системаҳои гармкунии новобаста
- 7- Хизматрасониҳои коммуналии ба категорияҳои дигар мансубнашуда

2218 - Пардохт барои хизматрасонии алоқа

- 1 - Хизматрасониҳои алоқа
- 2 - Насби воситаҳои алоқа
- 3 - Хизматрасониҳои почта
- 4 - Хизматрасониҳои алоқаи ба категорияҳои дигар дохил нагардида

2219 - Моли хизматрасонӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил нагардидаанд

- 1 - Истифодаи дигар моли хизматрасонӣ ба зерқисмҳои қисми 22 мансубнабуда.

222 - Харочоти амалиётӣ

2221 – Пардохти музди меҳнати кормандони ҳайати техникӣ ва хизматрасонии мақомоти идораи давлатӣ ва муассисаҳои буҷетӣ

- 1 – Музди меҳнат

2222 – Пардохтҳо, маблағҷудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ

- 2 – Пардохтҳо, маблағҷудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ

223 - Харочоти умумӣ (пакети ягона) дар доираи механизми маблағгузори сарикасӣ

2231 - Харочоти умумӣ (пакети ягона) ҷиҳати хариди мол ва хизматрасониҳо дар доираи механизми маблағгузори сарикасӣ

1. Музди меҳнат ва дигар иловапулиҳо
2. Пардохтҳо, маблағҷудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ
3. Захираҳои моддию молӣ:
 - 3.1 – Молҳои конселярӣ ва маводи дарсӣ
 - 3.2 - Молҳо ва инвентари хоҷагидорӣ
 - 3.3 Масолеҳи масрафӣ
 - 3.4 - Инвентари мулоим ва либоси расмӣ
 - 3.5 - Хурокворӣ
 - 3.6 - Доруворӣ, воситаҳои басту банд
 - 3.7 - Дигар ашёи ба категорияҳои дигар мансубнашуда
4. Маводи суخت ва равшанҳои молидани
5. Харочоти ҷорӣ ба ғайр аз таъмир
6. Таъмири ҷорӣ
7. Пардохти хизматрасонии мутахассисон
8. Пардохт барои хизматрасонии коммуналӣ:
 - 8.1 - Нерӯи барқ
 - 8.2 - Газ

- 8.3 - Гармидиҳӣ
- 8.4 – Партов
- 8.5 - Обтаъминкун
- 8.6 - Хизматрасониҳои коммуналии ба категорияҳои дигар мансубнашуда
- 9. Пардохт барои хизматрасонии алоқа
- й 10. Мошинҳо ва таҷҳизот
- 11. Моли хизматрасонӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил нагардидаанд
- 23 – Харочоти пардохти ғоизҳо**
- 231 - Ғоизҳо**
- 2311 - Ғоизҳо ба нерезидентҳо**
- 1 – Аз руи қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо
- 2312 - Ба резидентон ба истисноӣ бахши идораи давлатӣ**
- 1 -Ғоизҳо ба муассисаҳои молиявӣ
- 2 -Ғоизҳо ба Бонки миллии Тоҷикистон
- 3 - Ғоизҳо барои дигар резидентон ба истисноӣ бахши идораи давлатӣ
- 4- Ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо
- 2313 - Ғоизҳо ба воҳидҳои бахши идораи давлатӣ**
- 1 - Ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо
- 24 – Харочоти пардохти кӯмакпулиҳо (Субсидии)**
- 241 - Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатӣ**
- 2411 - Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатии молиявӣ ва ғайримолиявӣ**
- 1 - Ба корхонаҳои тобё
- 2 - Ба дигар корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатии ғайримолиявӣ
- 3 - Ба корпоратсияҳои давлатии (ташкилотҳои) молиявӣ
- 2412 - Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) хусусӣ**

- 1 - Ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ
- 2 - Ба корхонаҳои хусусии молиявӣ
- 25 – Харочот барои ҷудокунӣ грантҳо**
- 251 - Грантҳо**
 - 2511 - Ба Ҳукуматҳои хориҷӣ**
 - 1 - Грантҳои ҷорӣ
 - 2 - Грантҳои асосӣ
 - 2512 - Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (ҷорӣ)**
 - 1 - Грантҳои ҷорӣ ба ташкилотҳои байнидавлатӣ ва байналхалқӣ
 - 2 - Грантҳои ҷорӣ ба дигар ташкилотҳо
 - 2513 - Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (асосӣ)**
 - 1 - Грантҳои асосӣ ба мақомоти байналхалқии ҳукуматӣ ва ташкилотҳои байналхалқӣ
 - 2 - Грантҳои асосӣ ба мақомоти ҳукумати сермиллат
 - 3 - Грантҳои асосӣ ба категорияҳои дигар дохил карда нашуда
 - 2514 - Грантҳои ҷорӣ барои фондҳои мақсаднок**
 - 1 - Маблағҳое, ки дар шакли воситаҳои мақсаднок ба сатҳи гуногуни идораи давлатӣ супурда мешаванд
 - 2515 - Грантҳои ҷорӣ барои ҳисоббаробаркуниҳои байниҳамдигарӣ**
 - 1- Маблағҳое, ки тибқи ҳисоббаробаркуниҳои байниҳамдигарӣ ба сатҳи гуногуни идораи давлатӣ супурда мешаванд
 - 2516 - Ба воҳидҳои дигари баҳши идораи давлатӣ (асосӣ)**
 - 1- Грантҳои асосӣ барои зиёдкунии фонди оинномавӣ
- 26 – Харочот барои кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ ва кӯмакҳо**
- 261 - Кӯмакпулиҳо**
 - 2611 - Кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ**
 - 1 - Кӯмакпулиҳои таъминоти иҷтимоӣ дар шакли пулӣ
 - 2 - Кӯмакпулиҳои таъминоти иҷтимоӣ дар шакли табиӣ (натуравӣ)
 - 2612 - Кӯмаки иҷтимоӣ**
 - 1 - Кумакпулӣ
 - 2 - Пардохтҳои ҷуброни ба аҳоли
 - 3 - Кумакпулии яқвақтаина
- 27 Дигар харочот**
- 271 - Харочоти марбут ба моликият ба истиснои фоида**
 - 2711- Харочоти марбут ба моликияти ба ӯҳдаи дорандагони биманомҳо вогузоршуда**
 - 1 - Харочоти марбут ба моликияти ба ӯҳдаи дорандагони биманомҳо вогузоршуда
 - 2712 - Харочот ба даромади солиёна (рента)**
 - 1 - Харочот ба даромади солиёна (рента)
 - 2713 – Харочот барои суғуртаи биноҳо ва таҷҳизот**
 - 1 – Харочоти суғуртаи биноҳо
 - 2 – Харочоти суғуртаи таҷҳизот
 - 2714 – Харочотҳои ба дигар зерқисмҳои 27100 шомилнашуда**
 - 1 - Дигар харочоти ба дигар зерқисмҳои 271 шомилнашуда
- 272 - Дигар харочоти гуногун**
 - 2721 Идрорпулиҳо**
 - 1 - Идрорпулиҳо
 - 2722 Нафақаҳо**
 - 1 - Нафақаҳо
 - 2723 Ҷубронпулиҳо барои хурукворӣ**
 - 1 - Ҷубронпулиҳо барои хурукворӣ
 - 2724 Ҷубронпулиҳо бар ивази амволи шайъӣ**

- 1 - Чубронпулихо бар ивази амволи шайъӣ
- 2725 Пардохти чаримахо ва фоизхо**
 - 1 - Пардохти чаримахо ва фоизхо
- 2726 Трансфертхо ба ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ**
 - 1 - Трансфертхо ба ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ
- 2727 Чубронпулии яквақтаина**
 - 1 - Чубронпулии яквақтаина
- 2728 Трансфертҳои ба дигар гурӯҳ шомилнашуда**
 - 1 - Трансфертҳои ба дигар гурӯҳ шомилнашуда
- 2729 Маблағҷудокунихо аз даромадхо оид ба маблағҳои махсус**
 - 1 - Пардохти даромадҳое, ки аз болои хароҷотҳо барзиёд мебошанд
- 273 - Хароҷот барои мақсадҳои асосӣ**
 - 2731-Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатии ғайримолиявӣ**
 - 1 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатии ғайримолиявӣ
 - 2732 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатии молиявӣ**
 - 1 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатии молиявӣ
 - 2733 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ**
 - 1 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ
 - 2734 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии молиявӣ**
 - 1 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии молиявӣ
 - 2735 - Трансфертҳои асосии дохилие, ки ба дигар гурӯҳ шомил нашудаанд**
 - 1 - Трансфертҳои асосии дохилие, ки ба дигар гурӯҳ шомил нашудаанд
- 28 - Амалиётҳо бо дорониҳо ва ӯҳдадориро**
 - 281 – Амалиётҳо бо дорониҳои ғайримолиявӣ**
 - 2811 – Биноҳо ва иншоот (манзилҳои истиқоматӣ)**
 - 1 – Сохтмони нав
 - 2 – Таҷдид ва барқароркунӣ
 - 3 - Хариди биноҳо ва иншоот
 - 2812 – Биноҳо ва иншоот (манзилҳои ғайриистіқоматӣ)**
 - 1 – Сохтмони нав
 - 2 Таҷдид ва барқароркунӣ
 - 3 Хариди биноҳо ва иншоот
 - 2813 – Биноҳо ва иншоот (дигар иншоот)**
 - 1 – Сохтмони нав
 - 2 – Таҷдид ва барқароркунӣ
 - 3 - Хариди биноҳо ва иншоот
 - 2814 – Мошинҳо ва таҷҳизот**
 - 1 - Хариди таҷҳизоти нақлиётӣ
 - 2 Хариди дигар мошин ва таҷҳизот
 - 3 Мебел, ашёҳои идоравӣ, асбобҳо, инвентари истехсолӣ ва хоҷагидорӣ
 - 2815 – Фондҳои асосии ғайримоддӣ**
 - 1 - Ҷамъовариҳои осори санъати тасвирнокӣ, нигораҳои осорхона ва ғайра
 - 2 - Таъминоти барномавии компютерҳо
 - 3 - Фонди китобхона
 - 2816 – Захираҳои воситаҳои гардони моддӣ**
 - 1 - Захираҳои стратегӣ
 - 2 - Дигар захираҳои воситаҳои гардони моддӣ
 - 2817 – Дорониҳои ғайриистехсолӣ**
 - 1 - Хариди замин
 - 2- Хариди дорониҳои ғайримоддӣ ғайриистехсолӣ

- 3- Ободонии замин
- 282 - Хариди дорониҳои молиявии дохилӣ**
- 2821 - Зиёдкунии бақияҳои асъорӣ ва амонатҳо**
- 1 - Бонки миллии Тоҷикистон
 - 2 - Бонки давлатии амонатгузори Тоҷикистон Амонатбонк (фондҳои махсус)
 - 3 – Тоҷиксодиротбонк
 - 4 - Дигар бонкҳои амонатӣ
- 2822 – Қарздиҳӣ ва хариди саҳмияҳо**
- 1 - Қарздиҳии дигар воҳидҳои баҳши идоракунии давлатӣ
 - 2 - Қарздиҳии корхонаҳои давлатии ғайримолиявӣ
 - 3 - Қарздиҳии корхонаҳои давлатии молиявӣ
 - 4 - Қарздиҳии корхонаҳои хусусии молиявӣ
 - 5 - Қарздиҳии гурезагон
 - 6 - Қарздиҳии кӯчандагон
 - 7 - Қарздиҳии дигаре, ки ба дигар категорияҳо дохил нашудааст
 - 8 - Хариди саҳмияҳо ва дигар шаклҳои иштирок дар сармоя
- 283 - Хариди дорониҳои молиявии берунӣ**
- 2831 - Зиёдкунии бақияҳои асъорӣ ва амонатҳо**
- 1 - Институтҳои молиявии берунӣ
- 2832 – Қарздиҳии берунӣ**
- 1 – Қарздиҳии берунии мақомоти давлатии идоракунии давлатҳои хориҷӣ ва ташкилотҳои байналхалқӣ
 - 2 – Қарздиҳии берунии мақомотҳои ҳукуматҳои транснатионалӣ
 - 3 – Дигар қарздиҳии беруние, ки ба дигар категорияҳо шомил нашудааст
- 284 - Пардохти ӯҳдадориҳои молиявӣ**
- 2841 – Пардохти қоғазҳои қимматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо**
- 1 – Пардохти векселҳои хазинадорӣ
 - 2 – Пардохти вомбаргҳои дохилии қарзи давлатии аз тарафи муассисаҳои молиявӣ харидашуда
 - 3 – Пардохти вомбаргҳои дохилии қарзи давлатии аз тарафи муассисаҳои ғайримолиявӣ харидашуда
 - 4 – Пардохти вомбаргҳои дохилии қарзи давлатии аз тарафи аҳоли харидашуда
- 2842 Пардохти қарзҳо ва ссудаҳо**
- 1 – Пардохти қарзҳо ва ссудаҳо аз Бонки миллии Тоҷикистон
 - 2 - Пардохти дигар қарзҳо ва ссудаҳо
- 2843 Пардохти ӯҳдадориҳои молиявии берунӣ**
- 1 – Аз Бонки умумичаҳонӣ
 - 2 – Аз Бонки осиёии рушд
 - 3 – Аз Иттиҳоди аврупо
 - 4 – Аз дигар ташкилотҳои байналхалқӣ
 - 5 – Аз дигар давлатҳо
 - 6 – Пардохти қарзи ба тахвилкунандагон

Зерқисми 2.3 Дастурамал онди истифодаи Гурӯҳбандии иқтисодии бучет

Муқаррароти Гурӯҳбандии иқтисодии бучет

Гурӯҳбандии мазкури иқтисодии бучет ба омери молияи давлатӣ (ОМД) соли 2001 мувофиқат намуда ва бо Нақшаи ягонаи ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дар ташкилоту муассисаҳои бучетӣ ва ҳазинадорӣ ва дастурамали истифодабарии он (НЯХ) якҷоя карда шудааст.

Гурӯҳбандии иқтисодии бучет (сатҳҳои 1-4) бо фармоиши Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад.

Ҳамаи тағйиру иловаҳо ба моддаҳои Гурӯҳбандии иқтисодии бучет дар доираи сатҳҳои 1-4 бо фармоиши Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд.

Банақшагирии бучет ва Руйхати бучет бо истифода аз сатҳҳои 1-4 Гурӯҳбандии иқтисодии бучет амалӣ карда мешавад.

Дар давоми соли молиявӣ, азнавтақсимкунӣ ва тағйиротимаблағҳои тасдиқшудаи бучет байни якҷанд гирандагони маблағҳои бучетӣ ва моддаҳои Гурӯҳбандии иқтисодии бучет (сатҳҳои 1-4), мувофиқи қонунгузории амалкунанда ба роҳ монда мешавад.

Сатҳи таҳлилии 5 Гурӯҳбандии иқтисодии бучет дар низоми ҳазинадорӣ ба сифати рамзи таҳлилии хароҷот истифода мегардад.

Тағйиру иловаҳо ба рамзҳои 5-уми сатҳи таҳлилии Гурӯҳбандии иқтисодии бучет дар ҳолатҳои зарурӣ бе фармоиши Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, тибқи қарори сарраёсати ҳазинадории марказӣ ворид карда мешаванд. Дар ҳолатҳои ворид намудани рамзҳои иловагии сатҳи таҳлилии Гурӯҳбандии иқтисодии бучет, бояд мувофиқан тағйиру иловаҳо ба Нақшаи ягонаи ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дар ташкилоту муассисаҳои бучетӣ ва ҳазинадорӣ ва дастурамали истифодабарии он ворид карда шаванд. Тағйиру иловаҳо ба Нақшаи ягонаи ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дар ташкилоту муассисаҳои бучетӣ ва ҳазинадорӣ ва дастурамали истифодабарии он мувофиқи қонунгузории амалкунанда амалӣ карда мешавад.

Ташкилотҳои бучетӣ, баъди сатҳи 5-уми Гурӯҳбандии иқтисодии бучет, барои таҳлили хароҷоти худ метавонанд мустақилона миқдори зарурии рамзҳои сатҳи таҳлииро илова намоянд.

Гирандагони маблағҳои бучетӣ уҳдадоранд, ки ба сарраёсати бучети давлатии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи сатҳҳои 1-4 ҳамаи ҳуҷҷатҳои дахлдорро (дархостномаи бучетӣ, руйхати бучетӣ, смета барои маблағгузорӣ) пешниҳод намоянд.

Гирандагони маблағҳои бучетӣ уҳдадоранд, ки ба сарраёсати ҳазинадории марказии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи сатҳҳои 1-4-и Гурӯҳбандии иқтисодии бучет ва инчунин дар доираи сатҳи таҳлилии 5-ум ҳамаи ҳуҷҷатҳои дахлдорро (нақшаи ҳазинавӣ, ҳуҷҷатҳои аввала, ҳисобот ва дигар ҳуҷҷатҳои заруриро) пешниҳод намоянд.

2 - Хароҷотҳо

21 – Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағчудокунӣҳои андозӣ

211 - Пардохти музди меҳнати кормандон

2111 - Музди меҳнат ва дигар иловапулиҳо

а) пардохти музди меҳнат аз рӯи маоши вазифавӣ ва меъёрҳои барои кормандони штатӣ муқарраршуда, инчунин барои пардохти соатбайӣи кори муаллимон, кормандони соҳаи тиб ва ғайра;

б) пардохти музди меҳнати кормандони сафоратхонаҳо, консулгариҳо ва намояндагиҳо дар хориҷи кишвар;

в) пардохти иловапулиҳо ба музди меҳнат: барои хизмати дарозмуддат; барои кордар маҳалҳои дурдаст; барои шароитҳои махсуси хизмат; дигар иловапулиҳо ва пардохтҳо, ки мувофиқи қонунгузории амалкунанда муқаррар карда шудаанд;

г) пардохти музди меҳнат ба кормандони бойторӣ, ки қорводориҳои чарогоҳиро дар давраи дар чарогоҳҳои мавсимӣ будан хизмат мерасонанд;

д) пардохт барои рутба ва унвон аъзоҳои ҳақиқӣ ва аъзокорреспондентҳои академия;

е) пардохти подошпулиҳо ва расонидани кумаки моддӣ кормандони мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ ва идоракуни, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки дар онҳо ин хароҷот дар доираи фонди пардохти музди меҳнат ё фонди пардохти меҳнат амалӣ карда

мешаванд;

ж) пардохти иловагии музди меҳнати ҳамаи кормандони соҳаи буҷетӣ барои мудирии кабинетҳо, лабораторияҳо; барои иҷрои ӯҳдадориҳои роҳбарони синф, барои тафтиши кори хаттии хонандагон ва ғайра;

з) пардохти мукофотҳо барои хизмати дарозмуддат ва дигар мукофотҳои аз рӯи қонунгузориҳои амалкунанда муқарраршуда;

и) иловапулиҳо барои шароити махсуси хизмати хизматчиёни ҳарбӣ, мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ;

к) пардохти кумақпулии яқвақтаина дар вақти аз нав бастанӣ шартномаи меҳнатӣ барои муҳлати нави кор дар маҳалҳои дурдаст ва душворрас;

л) подошпулӣ ба кормадони фаъол дар доираи маблағҳои ба тартиби муқарраршуда ҷудошуда, ба ғайр аз хароҷоти подошпулидихӣ ва расонидани кумаки моддӣ барои кормандони мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идоракунии, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, кидар онҳо ин хароҷот дар доираи фонди пардохти меҳнат ё фонди музди меҳнат амалӣ карда мешаванд;

м) хароҷоти музди меҳнати кормандони баландхисос, кормандони муҳандисӣ – техникаӣ оиди омӯзонидани хонандагони синфи 9-11 мактабҳои миёна дар истеҳсолот;

н) пардохти подошпулиҳо барои кормандони корхона ва ташилот барои иҷрои вазифаҳои муҳимтарин;

о) пардохти маошҳои вазифавӣ ва маошҳо аз рӯи рутбаҳои ҳарбӣ (махсус) ба хизматчиёни ҳарбӣ ва ба кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ;

п) пардохти фарқияти таъминоти пулӣ ба кормандони сохторҳои қудратӣ, ки ба Ҳукумат ва дигар мақомотҳои давлатӣ, қонунгузорӣ ва иҷроия сафарбар карда шудаанд;

р) пардохти таъминоти пулӣ ба хизматчиёни ҳарбӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки дар ихтиёрдории кадрӣ мебошанд;

с) пардохт барои кори зиёда аз вақти муқаррарӣ, дар рузҳои истироҳат ва ид, дар ҳолати казармашинӣ будан мувофиқи қонунгузориҳои амалкунанда;

т) пардохти пулии ҷубронӣ бар ивази рухсатии истифоданаишуда аз руи тартиби муайянишуда;

у) Дигар намудҳои иловагии таъминоти пулӣ, ки мувофиқи қонунгузориҳои амалкунанда муқаррар карда шудаанд (инчунин пардохтҳои кумақпулӣ барои ба ҷои дигар ба вазифа таъин шудан).

212 - Маблағҷудокуниҳои андозӣ

2121 - Пардохтҳои маблағҷудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ

а) пардохти андози иҷтимоӣ ба Фонди ҳифзи иҷтимоии аҳоли;

б) хароҷоти муассисаҳои бучавӣ барои пардохти кумақпулӣ аз руи корношоямии муваққатӣ, ҳомиладорӣ ва таваллуд, кўмақпулиҳои иҷтимоӣ барои дафн ва пардохти дигар кўмақпулиҳо.

2122 - Суғуртаи тиббӣ ва дигар суғуртаҳо

а) хароҷот барои суғуртаи ҳатмии тиббии хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомоти корҳои дохилӣ, кормандони дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, кормандоне, ки фаъолияти худро дар хориҷа амалӣ менамоянд ва кормандони ташилотҳои бучавӣ.

б) суғуртакунии ҳатмии давлатӣ хизматчиёни давлатӣ, хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар ташилотҳои бучавии дар қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда.

22 - Хароҷот ба мол ва хизматрасони

221 - Хариди мол ва хизматрасониҳо

2211 - Захираҳои моддию молӣ

1. Молҳои конселярӣ ва маводи дарсӣ

а) хариди молҳои конселярӣ, лавозимоти нақшакашӣ, навишт ва масолеҳ ва қоғаз;

- б) тайёркунӣ ва хариди китобҳои муҳосибӣ ва оморӣ, китобҳои оиди коргузорӣ, бланкҳои ва ведомостҳои;
- в) хароҷот барои хариди адабиёти маълумотӣ, расмӣ ва даврӣ;
- г) хароҷоти хариди китобҳои дарсӣ, ки ба фонди китобхона дохил карда нашудаанд ва дигар маводҳои арзон, лавозимоти нақшакашӣ ва навишт, масолеҳ, инчунин барои дарсҳои бо қудакон дар боғчаҳои қудакон, хонаҳои қудакон, шифохонаҳои қудакон ва дигар муассисаҳои қудакона;
- д) хариди журналҳои синфӣ, бланкҳои, дипломҳои, шаҳодатномаҳои, билетҳои донишҷуӣ, дафтарчаҳои имтиҳонӣ ва дигар ҳуҷҷатгузориҳои барои муассисаҳои таълимӣ;
- е) хариди бланкҳои ҳисоботашон қатъӣ, аз он ҷумла: шиноснома, шаҳодатнома оиди таваллуд (никоҳ, талоқ, марг), шаҳодатномаи шахсӣ, дафтарчаҳои меҳнатӣ ва ғайра.

2. Молҳои ва инвентари хоҷагидорӣ

- а) ашёҳои инвентарӣ барои дарсҳои таълимӣ ва лаборатории хонандагон, донишҷуён ва аспирантон;
- б) хариди белҳои, васлак (розетка) ва калидакҳои (выключатель) барқӣ, фурузонакҳои тафсон, фурузонакҳои каммасраф (ламп дневного освещения щеток), қулфҳои дар, ҷоруб, латта, мастик барои пардоздиҳии фарш, пайкораҳои, собун барои шустани фарш ва дигар инвентари хоҷагидорӣ;
- в) хариди воситаҳои барои дезинфексия ва нест кардани хояндаҳои ва дигар ҳашаротҳои (барои истифодаи дохилӣ);
- г) шустани либоси тағ ва хизматрасониҳои санитарӣ – гигиенӣ (собун, ҳаммом, паст кардани мӯй, ҷутка ва хокаиҳои дандонишӯй, пур кардани қурпаю бистар ва ғайра);
- д) ашёҳои ҳифзи беҳатарии меҳнат (дастакҳои, ниқобҳои, ниқоби зидди газ ва ғайра), таҷҳизоти зиддисухтор, воситаҳои беҳатарии зиддисухторӣ ва ғайра;
- е) хариди ашёҳои камарзиши тезхурдашаванда, ки камтар аз як сол хизмат мекунанд, новобаста аз арзиши онҳо (ба ғайр аз хароҷоти таъмину нигоҳдориҳои мошинҳои, ки ба моддаи «2215» бурда мешаванд);
- ж) хароҷоти ашёҳои камарзиши якхела, агар ҳатто онҳо аз як сол зиёд хизмат кунанд ҳам, зеро онҳо доим пур ва нав шуда меистанд (асбобҳои на он қадар қалон, деталҳои эҳтиётӣ, табақчаҳои, лавозимоти ошхона, мошинкаҳои чопкунӣ, калкуляторҳои, амволи ҳифзи шаҳрвандӣ ва ғайра), ба ғайр аз хароҷоти қисмҳои эҳтиётии мошинҳои, ки дар моддаи «2215» инъикос мегардад;
- з) пур кардани муассисаҳои тиббӣ бо асбобҳои тиббӣ ба монанди ғираҳои, нештарҳои, ҳароратсанҷҳои, сузандорҳои, сузанҳои ва ғайра.
- и) хариди масолеҳ ва ашёҳои гуногун барои корҳои илмӣ – таҳқиқотӣ (шишаҳои санҷиш, қолбаҳои ва ғайра), фулузот, реактивҳои, таркибҳои кимиёвӣ барои корҳои илмӣ ва лабораторӣ, тухмӣ ва ғайра, хариди ҳайвонот аз тарафи марказҳои хунгузаронӣ барои муайян кардани сифати таркиби хун, хариди ҳайвонот ва чорвои таҷрибавӣ барои дарсҳои таълимӣ ва инчунин аз тарафи муассисаҳои илмӣ – таҳқиқотӣ барои корҳои илмӣ – таҳқиқотӣ;
- к) хариди воситаҳои алоқа (дастгоҳҳои телефонӣ, радиостансияҳои сафарӣ ва ғайра) барои мақсадҳои шаҳрвандӣ, ки ба воситаҳои асосӣ дохил намешаванд;
- л) хароҷоти сохтани амсилаҳои (макетҳои) таҷрибавӣ, намунаҳои мошин ва стендҳои лабораторӣ барои санҷиш, сохтани намунаҳои таҷрибавӣ, ки муассисаҳои илмӣ – таҳқиқотӣ тайёр кардаанд;
- м) хароҷоти навкунии захираҳои таҷҳизоти таълимӣ барои кабинет ва лабораторияҳои мактаб ва дигар муассисаҳои таълимӣ (ҳамчунин проекторҳои, баландгуякҳои ва ғайра);
- н) тайёр кардани харитаҳои, нақшаҳои, диаграммаҳои, ангораҳои, амсилаҳои ва дигар ашёҳои ҳислати муваққатидошта ва дар вақти ташикили намоишҳои осорхонаю намоишгоҳҳои масолеҳи ёрирасон ба ҳисоб мераванд;

3. Масолеҳи масрафӣ

а) Маводҳое, ки дар принтерҳои лазерӣ, струйӣ, матритсавӣ ва дигар намуди принтерҳо истифода мешаванд ва дар як давраи муайян иваз ва ранг пур карда мешаванд ё барқарор карда шаванд. Инҳо, картриҷҳои ранг, лентагӣ ва тонери таркибии онҳо, маводи пуркунанда барои онҳо (ранг, тонер), инчунин ҳомил (носители) барои чоп (қоғаз, фотоқоғаз, лента, катон).

4. Инвентари мулоим ва либоси расмӣ

- а) харида матоъ ва масолех, харид ва тайёркунии либоси тағ, либос, пойафзол, либоси расмӣ ҷарбӣ ва махсус, либоси расмӣ ва лавозимоти рахти хоб. Либоси махсус (муҳофизатӣ), инвентари варзишӣ (либоси варзишӣ, тунҳо, дигар либос ва ғайра) ва дигар инвентари мулоим, ба ғайр аз таҷҳизотҳое, ки ба воситаҳои асосӣ дохил мешаванд;
- б) харида мавод барои орошии саҳна, корҷомаҳо, муйҳои сунъӣ ва ғайра барои театрҳо ва хонаҳои маданият;
- в) харида бозичаҳои мулоим барои муассисаҳои кудакона.

5. Хуруқворӣ

- а) хароҷоти хуруқворӣ дар муассисаҳои таълимӣ – профилактикӣ, хонаҳои маъҷубон, хонаҳои кудакон, боғчаҳои кудакон ва яслиҳо, дар ОКТ (ПТУ), ОКТ-ҳои махсус, мактаб – интернатҳо, мактабҳо в гуруҳҳои рузонаи шаҳрию деҳоти рузонаи дарозкардашуда. Инчунин хароҷоти (изофанархӣ ба арзиши ратсионӣ маводи хом) тайёркунии хуруқ дар ҳолатҳое, ки хуруқворӣ дар корхонаҳои хуруқи умум таъин карда шаванд, инчунин дар дигар муассисаҳомувофиқи қарорҳои Ҳукумат;
- б) хароҷот барои ҳолатҳои дар қарорҳои Ҳукумат қайдшуда оиди хуруқи махсус барои кормандон, ки дар шароитҳои вазнини меҳнат фаъолият мекунанд (додани шир ва ғайра);
- в) ҷуброни хароҷотҳои иловагӣ, ки бо қисман рӯйиш кардани қиматиаш арзиши хуруқа дар мактабҳо, омӯзишгоҳҳои касбӣ –техникӣ, муассисаҳои таълимии олӣ ва миёнаи махсус, аспирантура ва муассисаҳои буҷавӣ алоқаманд мебошанд;
- г) хароҷоти хуруқа (инчунин пардохти хароҷотҳои маҳсулотҳои дар хоҷагӣҳои ёрирасон истеҳсолгардида) барои хизматчиёни ҷарбии хизматӣ фаврӣ, шахсон ба ҷамъомадҳои ҷарбӣ даъватшуда, курсантҳои муассисаҳои олӣ ва миёнаи махсуси ҷарбӣ;
- д) хароҷоти хуруқа барои хизматчиёни ҷарбӣ ва шахсон ба онҳо баробар кардашуда ва дар дигар ҳолатҳои пешбинишуда дар қонунгузори амалкунанда;
- е) хароҷоти хуруқа барои ҳайвоноти хизматӣ;
- ж) хароҷоти хуруқа барои маҳкумшудагони муассисаҳои системаи иҷроӣ ҷазои ҷиноӣ.

6. Доруворӣ, воситаҳои басту банд

- а) харида доруворӣ, дорукуттиҳо ва воситаҳои басту банд барои ҳамаи муассисаҳои буҷавӣ;
- б) харида доруворӣ, заҳрхимикатҳо барои мубориза бар зидди зараррасонандагони кишоварзӣ ва касалиҳои растаниҳо, таркиботи биологӣ, воситаҳои басту банд, обҳои минералӣ, хунобаҳо, ваксинаҳо, витаминҳо;
- в) харида наворҳо (пленок) барои суратҳои рентгенӣ, мавод барои анҷомдиҳии таҷзияҳо (анализ) ва оиди пардохти арзиши таҷзияҳо (анализ), ки дар дигар муассисаҳо анҷом дода шудаанд (дар ҳолати надоштани лабораторияи худ);
- г) пардохт ба донорҳо бо назардошти хуруқа;
- д) харида хун барои хун гузарон;
- е) дигар хизматрасонӣҳои муолиҷаи хизматчиёни ҷарбӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, аз ҷумла, пардохт барои таъхироти маишварати табибон.

2212 - Харида молҳои техникӣ

Хароҷот оиди харид ва истеҳсоли техникаи ҷарбӣ, мусаллаҳкунӣ, воситаҳои алоқаи таъйиноти ҷарбӣ ва дигар таҷҳизот ва амволи махсуси истифодаи дарозмуддат ва қутоҳмуддат.

2213 - Маводи сухт ва равғанҳои молидани

Хароҷоти маводи сухт ва молидани (бензин, дизел, гази табиӣ ва моеъ, равған ва гайра) барои нақлиёти муҳаррикии автомобилӣ, боркаш ва гайра (заминӣ, ҳавоӣ ва обӣ).

2214 - Хароҷоти ҷорӣ ба гайр аз таъмир

Пардохтҳои иҷоравӣ

- а) пардохт барои иҷораи биноҳо, истиқоматгоҳҳо, манзилгоҳҳо барои идораҳо, таҷҳизотҳо, техникаҳо, ҳама намуд автомобилҳо ва воситаҳои нақлиёт;*
- б) хароҷоти иҷораи нақлиёт барои баровардани партовҳо, барф ва дигар мақсадҳои хоҷагӣ, инчунин барои таҳвили бор (кашондани об, ҳезум, расонидани маводи хурока. Доруворӣ, воситаи басту банд, обҳои минералӣ, хунобаҳо, китобҳо, молҳои конселярӣ ва мебел, инвентари мулоим. Таҷҳизотҳо, либоси расмӣ, маводи сохтмонӣ ва гайра);*

Омузонидан ва бозомузонидани кормандон

- а) пардохт барои омӯзиш ва азнавтайёркунии кадрҳо чӣ дар дохил ва чӣ дар хориҷи кишвар. Моддаи зерин фақат пардохт барои омӯзиш, азнавтайёркунӣ ва таҷрибаомӯзиш истеҳсолиро дарбар мегирад;*
- б) Хароҷоти марбут бо ҷорабиниҳои тайёрии то даъвати ҷавонон ба хизмати ҷарбӣ дар Қувваҳои мусаллаҳ, дигар қушунҳо ва ба қисмҳои ҷарбӣ.*

Хароҷоти намояндагӣ

- а) хароҷоти марбут ба қабул ва гузари намояндагони хориҷӣ, ки бо тартиби муайян гузаронида мешавад;*
- б) хизматрасонии хоҷагии анҷуманҳо, маҷлисҳо, конференсҳо, намоишгоҳҳо, озмунҳо ва гайра;*
- в) гузаронидани намоишгоҳҳои миллӣ ва байналхалқӣ дар хориҷа, ки ташикилот мувофиқи қарорҳои ҳукумат ба роҳ монда мешавад;*

Тайёр кардани мукофотҳо, гувоҳиномаҳо, медалҳо, сиккаҳо ва хариди тухфаҳо

- а) тайёр кардан ва харидани муҳрҳо, штампҳо, кандакорӣҳо, нишонҳои сарисинагӣ, шиорҳо, шаҳодатномаҳои шахсӣ, билетҳои ҷарбии аскарон, сержантҳо ва афсарҳои захиравӣ;*
- б) тайёр кардан ва харидани мукофотҳо, нишонҳои ҷашинӣ, нишонаҳои хотиравӣ, медалҳо, сертификатҳо, тангаҳо ва тухфаҳои хотиравӣ.*

Хароҷоти сафари хизматӣ

- а) пардохти хароҷоти роҳ, шабонарузӣ ва иҷораи манзил дар вақти сафарҳои хизматӣ, хароҷоти шабонарузӣ вақти ҷойивазкунии кормандон (подемный) хароҷоти марбут бо сафарҳои машваратии судҳои халқӣ, хароҷоти марбут бо рафтуомадҳои хизматӣ;*
- б) хароҷоти сафари хизматӣ ба курсҳо ва ба муассисаҳои таълимӣ, ба сессияҳо, анҷуманҳо, маҷлисҳо, конференсҳо ва гайра;*
- в) пардохти хароҷоти сафари хизматӣ ба сессияҳо, анҷуманҳо, маҷлисҳо ва конференсҳои характери илмӣ дошта, инчунин дигар сафарҳои мақсади илмӣ дошта, пардохти хароҷоти сафари хизмати (арзиши роҳкиро, хароҷоти шабонарузӣ ва иҷораи манзил) муаллимоне, ки ба маконҳои таҷрибаомӯзиш истеҳсолӣ ва педагогии хонандагон фиристода мешаванд. Инчунин ба пунктҳои таълимӣ-машваратӣ барои гузаронидани дарсҳо бо ғоибхонҳо, таҷрибаомӯзиш истеҳсоли хонандагон (парохти арзиши роҳкиро, хароҷоти шабонарузӣ ва иҷораи манзил дар вақти гузаштани таҷрибаомӯзӣ)*
- г) пардохти хароҷоти сафари хизматӣ, ки бо мақсади илмӣ амалӣ шудаанд, инчунин сафарҳои хизмати истеҳсоли кормандони ташикилотҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, ки бо санҷиши мошин ва асбобҳо алоқаманданд;*
- д) пардохти арзиши роҳкиро ва хароҷоти шабонарузӣ дар вақти ба сафоратхонаҳо, консулхонаҳо, намояндагӣҳо дар хориҷа, мактабҳо, ташикилотҳои фарҳангӣ-маърифатӣ*

ва тиббӣ ба кор фиристодани кормандон (подемный), инчунин мутахассисони ҷавоне, ки муассисаҳои таълимии оли ва миёнаи махсусро тамои намудаанд;

- е) иловапулиҳои муқарраршуда дар асоси қарорҳои ҳукумат бар ивази хароҷоти сафари хизматӣ (хароҷоти шабонарузӣ ва иҷораи манзил) ба гуруҳи махсуси кормандон, ки кори онҳо ба характери рафтуомад алоқаманд аст;
- ж) пардохти арзиши роҳкиро то ҷои гузаронидани рухсатӣ ва баргаштан ба шахсоне, ки ба онҳо ҷунин пардохтҳо мувофиқи қонунгузори ҚТ пешбинӣ шудааст;
- з) пардохти хароҷоти таҳвили даъватишудагон;
- и) пардохти роҳкирои хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунондаи мақомоти корҳои дохилӣ ва кормандони дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ то ҷои гузаронидани рухсатӣ ва баргаштан аз он ҷо дар асоси қонунгузори амалкунонда;
- к) хароҷоти пардохти роҳкирои алоқаманд бо табобати санаторӣ-курортии хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунондаи мақомоти корҳои дохилӣ ва дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ дар асоси қонунгузори амалкунонда.
- л) пардохти хароҷоти муассисаҳои давлатӣ ба кишварҳои хориҷӣ, инчунин дар дохили Ҷумҳурии Тоҷикистон;

Хароҷоти конвертатсия

Хароҷоте, ки дар натиҷаи конвертатсияи сомонӣ ба дигар асбоби хориҷӣ ба вуҷуд меояд.

Хароҷоти комиссияи бонкӣ

Хароҷоти пардохти комиссияи бонкӣ барои гузаронидани амалиёт оиди гузаронидани маблағҳо.

Андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет, ки ба нақлиёт ва дигар дорониҳо алоқаманданд.

Дигар хароҷоти ҷорӣ

2215 Таъмири ҷорӣ

Таъмири биноҳо ва иншоот

- а) хароҷоти ҷории манзилгоҳҳо;
- б) хароҷоти таъмири асосии биноҳо ва иншоот, ободони биноҳо бо низомии коммуналӣ ва беҳдошти низомии вуҷуддошта, васл намудани биноҳо ва иншоот ба қубурҳои обрасон ва корезҳо, қувваи барқ ва газ, сохтани дастгоҳи гармидиҳии муттамарказ ба ҷои печ ва вобаста ба ин сохтмони дегхонаи нав;
- в) сохтмони анборхонаҳо барои ҳезум ва ангишт ва гайра, таҷҳизоти лифтҳо ва ҷомашуйхонаҳо;
- г) хароҷоти таъмири асосӣ, азнавсозӣ ва ободони биноҳои истиқоматӣ, газкунонии шаҳрҳо ва корхонаҳои хоҷагидори ноҳияҳои коргарӣ биноҳои истиқоматӣ, муассисаҳои табобатии кудакона, мактабҳо ва дигар муассисаҳои таълимӣ, азнавсозӣ, васеъкунӣ ва ободони иншоотҳои таъйиноти коммуналӣ, фарҳангӣ-маишӣ, тандурустӣ, маърифатӣ ва таъминоти иҷтимоӣ;
- д) таъмири ҷорӣ ва азнавсозии биноҳо, ҷой ва ёдгориҳои таърих ва фарҳангӣ;
- е) хароҷоти мувофиқкунонии истиқоматгоҳҳо, биноҳои муассисаҳои иҷтимоӣ - фарҳангӣ дар он ҳолате, ки агар хароҷоти зикршуда дар қонунгузори амалкунонда пешбинӣ шуда бошанд.

Таъмири роҳҳо

- а) таъмири ҷорӣ ва асосии роҳҳои автомобилгарди аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва маҳаллидошта, аз ҷумла роҳҳои деҳот.

Таъмири воситаҳои нақлиёт ва таҷҳизоти вазнин

а) хароҷоти нигоҳдорӣ ва таъмири нақлиёти автомобилӣ, ҳавоӣ, баҳрӣ ва дигар намудҳои нақлиёт ва ядакҳои онҳо (ивази қисмҳои хурдашуда ва шикастаи онҳо: тормозҳо, қисмҳои муҳаррик, шинаҳо, шишаҳо, равған, маводи молидани ва гайра), инчунин барои бо ин намуд нақлиёт таъмин намудан (ба гайр аз маводи сухт).

Таъмири мебели офис ва таҷҳизоти техникаи офис.

- а) таъмири асосӣ ва ҷории мебел ва таҷҳизоти офис ва гайра;

- б) хароҷоти хизматрасонии техникӣ ва таъмири таҷҳизоти тиббӣ, илмӣ, омузишӣ ва ғайра (барои корҳои илмӣ – таҳқиқотӣ ва ғайра);
- в) хароҷоти таъмини таҷҳизот ва инвентарҳо (ба ғайр аз хароҷоти нақлиёти автомобилӣ).

Дигар хизматрасонии техникӣ ва таъмири ҷорӣ.

2216 Пардохти хизматрасонии мутахассисон барои хизматрасонч, иғрои корӣи муайян
Пардохти хизматрасонии мутахассисон, ки барои иҷрои корҳои муайян ва хизматрасонии муайян киро шудаанд

- а) пардохти хизматрасонӣ барои механикони баҳисобгирӣ: пардохти арзиши кори барои муҳосиботҳои марказонидашуда ва муассисаҳои буҷетӣ, ки марказҳои ҳисоббарор ва ҳисоби мошинӣ доранд;
- б) хароҷоти муҳофизоти ғайриидоравӣ;
- в) пардохти хароҷоти дезинфексиякунонӣ ва несткунӣ ҳояндаҳо ва дигар ҳашаротҳо (агар барои иҷрои ин хизматрасонӣ мутахассисон аз дигар корхона киро шуда бошанд);
- г) пардохти хароҷоти хизматрасонии иттилоотӣ-ҳисоббарорӣ (компютерӣ), ки барои дастгоҳи идорақунӣ расонида мешаванд, инчунин мақсадҳои омузишӣ ва илмӣ;
- д) даъвати шохидон, пардохти кориносон ва тарҷумон;
- е) бастанӣ шартномаҳо аз руи корҳои, ки ташиқотиҳои илмӣ– таҳқиқотӣ иҷро мекунанд, инчунин маблағгузориҳои ташиқотиҳои илмӣ–таҳқиқотиҳои ҳисоби хоҷагӣ;
- ж) хариди (фармоиши) осори драматӣ (саҳнавӣ), композицияҳои мусиқавӣ, осори санъат ва филмҳо аз тарафи мақомоти Вазорати фарҳанг;
- з) пардохти машваратчиён дар муассисаҳои табобатӣ;
- и) пардохтҳо аз ҳисоби буҷети хароҷоти алоқаманд бо каифиётҳо, ихтироъкорӣ ва пешниҳодҳои ратсионализаторӣ;
- к) пардохт барои корҳои илмӣ, таҷрибавӣ ва озмоишӣ, ки барои муассисаҳои илмӣ – таҳқиқотӣ аз тарафи ташиқотиҳои беруна иҷро карда мешаванд;
- л) пардохти ҳуқуқиносон, адвокатҳо, барномасозҳо, мутахассисоне, ки ба тайёркунии маҳсулот ва ғайра аз руи ангориҳои махсус аз масолеҳи фармоишгар машғуланд;
- м) хароҷоти нигоҳдорӣ ва навукиҳои хоҷагии ҷангал ва хароҷот барои гузаронидани чорабиниҳои оиди муҳофизати растаниҳо ва чорабиниҳои эпизоотӣ (ҳайвонмурӣ);
- н) дигар хизматрасонии мутахассисон;
- о) пардохти кормандони мавсимӣ ва дигар кормандони муваққатӣ, ки барои гузаронидани корҳои таҷрибавӣ ва озмоишӣ дар муассисаҳои илмӣ – таҳқиқотиҳои кишоварзӣ ва соҳтмонӣ ҷалб карда шудаанд;
- п) пардохти меҳнати кормандони ғайрируйхатӣ (ғайриштатӣ), ки дар асоси шартнома барои иҷрои корҳо ҷалб карда шудаанд;
- р) пардохти меҳнат барои муқоабандӣ ва ҷузъбандии ҳуҷҷатҳо;

Хизматрасонии алоқаманд бо эълонҳо ва корҳои нашриётӣ, чопи хабар ё дигар маълумот дар васоити ахбори омма

- а) нашр ва хариди барномаҳои таълимӣ, ҷойгиркунии эълонҳо ё дигар маълумот барои чоп дар ВАО (васоити ахбори омма) ва дигар хизматрасонҳои нашриётӣ;
- б) адабиёт, рӯзномаҳо ва дигар маводҳои чопӣ, ки бо супориши ташиқотиҳои буҷетӣ дар корхонаҳои нашриётӣ нашр мешаванд.

Хизматрасониҳои алоқаманд бо насб кардани дастгоҳҳои техникӣ ва таҷҳизот

- а) пардохт барои васл кардан, таҷзия, насб, танзим, ба кор андохтану-танзими воситаҳои техникӣ ва таҷҳизоти зарурӣ барои фаъолияти муътадили ташиқот ва дигар корҳои техникӣ аз руи насб кардани воситаҳои техникӣ ва таҷҳизот.

Дигар хизматрасонии мутахассисон.

2217 Пардохт барои хизматрасониҳои коммуналӣ

Неруи барқ

- а) хароҷоти ҳамаи ташиқотиҳои буҷетӣ барои истифодаи неруи барқ;

Газ

а) хароҷоти ҳамаи ташикилотҳои буҷетӣ барои истифодаи гази табиӣ ва моеъ ба ғайр аз гази табиӣ ва моеъи барои нақлиёти автомобилӣ истифодашаванда;

Гармидиҳӣ

а) хароҷоти хоҷагидорӣи ҳамаи ташикилотҳои буҷетӣ барои истифодаи гармидиҳии марказӣ ва автономӣ (манзур харид, расонидан, арракунӣ, кафондан ва бо тартиб чиндани ҳезум, расонидан ва хариди ангишт ва ғайра)

Баровардани партов

а) хароҷоти ҳамаи ташикилотҳои буҷетӣ оиди баровардани партов, тозакунии ахлотҷойҳо, корезҳо ва ғайра;

Обтаъминкунӣ

а) хароҷоти ҳамаи ташикилотҳои буҷетӣ оиди пардохти обтаъминкунӣ, аз ҷумла пардохт барои оби хунук ва гарм;

Дигар хизматрасониҳои коммуналӣ.

2218 Пардохт барои хизматрасонии алоқа

Хизматрасонии алоқа

- а) Хароҷот барои хизматрасонии алоқа: пардохти абонентӣ барои телефони доимӣ (стационарӣ), гуфтугуҳои байнишаҳрӣ ва байналхалқӣ ва факс;
- б) Хароҷот барои хизматрасонии алоқа: телефонҳои мобилӣ, пардохт барои каналҳои махсуси алоқа, барои интернет, домен ва ғайра;
- в) хароҷот барои иҷораи каналҳои алоқа, сигналдиҳии муҳофизӣ (отаишомушкунӣ, милисавӣ).

Пайвасткунии воситаҳои алоқа

- а) пардохт барои пайвасткунии телефонҳои мобилӣ, доимӣ, интернет ва дигар воситаҳои алоқа.

Хизматрасонии почта

- а) пардохти ҳамагуна хизматрасониҳои почта (фиристодан ва қабул намудани амонатҳо (посылка), телеграммаҳо, радиограммаҳо, интиқоли пулӣ ва ғайра);
- б) пардохти хизматрасонии алоқаманд ба обунашавӣ ба рӯзномаҳои даврӣ;
- в) қайдкунии қуттии почта;
- г) хариди нишонаҳои почта (маркаҳо, лифофаҳо ва ғайра).

Дигар хизматрасониҳои алоқа.

2219 Молҳо ва хизматрасониҳои ба дигар категорияҳо шомил нашуда

- а) Хароҷотҳои махсус аз руи рӯйхати махсуси сохторҳои қудратӣ;
- б) хароҷоти марбут ба гузаронидани омузишҳои гурӯҳӣ-иштии нақшавӣ ва ғайри нақшавӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хориҷи он;
- в) пардохти ҳамлу нақли ҳарбӣ ва махсус, ки бо ҳамлу нақли ҳайати шахсӣ алоқаманданд;
- г) хароҷоти алоқаманд бо пардохти сертификаткунӣ ва аттестатсияи ташикилотҳо, озмоишгоҳҳо, марказҳо ва ғайра;
- д) хароҷоти муассисаҳои буҷетӣ аз руи ҳамаи дигар намуди хароҷоте, ки мутаносибан ба қисми 22 бурдан намешавад.

222 – Хароҷотҳои амалиётӣ

2221 – Пардохти музди меҳнати кормандони ҳайати техникӣ ва хизматрасони мақомоти идораи давлатӣ ва муассисаҳои буҷетӣ:

А) пардохти музди меҳнат барои нигоҳдории мансабҳо ва касбҳои ҳайати техникӣ ва хизматрасонӣ;

2222 – Пардохтҳо, маблағҷудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ:

А) пардохти андози иҷтимоӣ ба фонди ҳифзи иҷтимоии аҳоли;

223 - Хароҷоти умумӣ (пакети ягона) дар доираи механизми маблағгузории сарикасӣ

2231 - Хароҷоти умумӣ (пакети ягона) чӣхати хариди мол ва хизматрасониҳо дар доираи механизми маблағгузории сарикасӣ

а) хариди маҷмӯӣ ва пурраи хизматрасониҳо, аз ҷумла хизматрасонии муассисаҳои томактабӣ, муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ

23 Харочот оиди пардохти фоизҳо

Қисми мазкур дар худ ҳамаи пардохтҳои фоизҳоро аз руи маблағҳои қарзии дохилӣ ва берунӣ, векселҳои хазинадорӣ, дигар воситаҳои сармоягузорӣ, қоғазҳои қиматнок ва вомбаргҳои бурдноки давлатиро дар бар мегирад.

Пардохтҳои фоизӣ – ин пардохтҳои мебошанд, ки барои истифодаи маблағҳои қарзӣ иҷро карда мешаванд. Чунин пардохтҳо аз пардохти маблағи асосии қарз, ки дар маблағгузорӣ гурӯҳбандӣ шудааст, инчунин аз ҷамъовариҳои комисиони барои кумак ва ҷойгиркунии ӯҳдадориҳои қарзӣ, ки ҳамчун хароҷоти хариди молҳо ва хизматрасониҳо гурӯҳбандӣ мешаванд, фарқ мекунад. Ҳарчанд маблағи фоизҳо метавонад бефосила ҷамъ шавад ҳаҷми андозаи он бояд дар вақти пардохт нишон дода шавад. Дар ҳолати қоғазҳои қиматноки дисконти, ки барои онҳо маблағи фоизҳо пешакӣ ҳисоб карда мешавад, фоиз ҳамчун фарқияти байни нарх вақти барориш ва нарх вақти пардохти он ҳисоб карда мешавад ва вақти пардохти ҳақиқии ӯҳдадорӣ қайд карда мешавад.

Ин категория пардохти фоизҳоро, ки мақомотҳои идоракунии давлатӣ ба сифати кафил ё кафолатдиҳанда барои қарзҳои таъхиршудаи дигарон баромад мекунад, дарбар намегирад. Зеро дар натиҷаи чунин пардохтҳо барои мақомоти давлатӣ нисбати қарздор-пардохтнакунанда ба маблағи ҳамаҷиши он дархости молиявӣ ба миён меояд, чунин пардохтҳо ҳамчун қарздиҳии давлатӣ гурӯҳбандӣ карда мешаванд, ҳамчунин пардохти минбаъдаи ин маблағҳо ҳамчун пардохти қарзи давлатӣ нишон дода мешавад. Ин категория инчунин пардохти фоизҳои аз тарафи корхонаҳои идорӣ ё аз номи онҳо барои бахши боқимондаи иқтисодиёт ё ба дигар давлатҳоро дарбар мегирад, зеро ҳаҷми фоида ё зарари хазинавии ин корхонаҳо аз фуруши онҳо аз молу хизматрасонӣ ба назардошти пардохтҳо аз рӯи фоизҳо ҳисоб карда мешавад.

231 Фоизҳо

2311 Фоизҳо ба ғайррезидентҳо

Пардохти фоизҳо аз рӯи қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо. Ба категорияи зерин пардохтҳои фоизии пардохтшуда ба нерезидентҳо барои ҳамаи қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо дохил мешаванд.

2312 Фоизҳо ба резидентҳо, ба ғайр аз бахши идораи давлатӣ

Фоизҳо ба муассисаҳои молиявӣ.

Ба категорияи зерин пардохтҳои фоизӣ барои дигар бахшҳои иқтисодии миллӣ дохил мешаванд.

Фоизҳо ба Бонки миллии Тоҷикистон.

Ба категорияи зерин пардохтҳои фоизӣ барои Бонки миллии Тоҷикистон дохил мешаванд.

Фоизҳо барои дигар резидентҳо, ба ғайр аз воҳидҳои бахши давлатӣ.

Ба категорияи зерин пардохтҳои фоизӣ ба резидентҳо, ба ғайр аз воҳидҳои бахши давлатӣ дохил мешаванд.

Ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо

Ба ин гурӯҳ шомил мешаванд пардохтҳои даромадҳо аз рӯи қоғазҳои қиматнок ба истиснои саҳмияҳо барои намояндагони ҳукумат, ба истиснои воҳидҳои бахши давлатӣ

2313 Фоизҳо барои воҳидҳои бахши идораи давлатӣ

Фоизҳо аз рӯи қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо.

Ба категорияи зерин пардохтҳои фоизӣ ба воҳидҳои бахши идораи давлатӣ аз рӯи ҳамаи қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо дохил мешаванд.

24 Харочот оиди пардохти субсидияҳо

Субсидияҳо дар худ ҳамаи пардохтҳои ройгон ва бебозгашти ҷориро барои корхонаҳои хусусӣ ва давлатӣ дар бар мегиранд, инчунин хароҷот оиди ҷуброни зарари корхонаҳои тобеъи алоқаманд бо фуруши молу хизматрасонӣ барои бахши берун аз идораи давлатӣ.

241 Ба Корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатӣ

2411 Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатии молиявӣ ва ғайримолиявӣ

- а) хароҷот оиди рафтуоии бепули донишҷӯён ва хонандагон дар нақлиёти шахрӣ дар давоми соли таҳсил;*
- б) ҷуброни фарқияти тахфифи (скидка) арзиши чиптаҳои ҳавопаймо, инчунин хароҷоти ҷуброни иҷораи манзили истиқоматӣ;*
- в) ҷуброни ҳар гуна фарқиятҳо дар нархҳо барои корхонаҳои ғайримолиявии давлатӣ.*

г) пардохтҳои ройгон ва бебозгашти ҷориго барои корхонаҳои хусусӣ ва давлатӣ, инчунин субсидияҳо барои ҷуброни зарари корхонаҳо аз ҳисоби хизматрасонӣ

2412 Корпоратсияҳои (ташкилотҳои) хусусӣ

а) трансфертҳои ҷории ройгон ва бебозгашт ба муассисаҳои молиявӣ, инчунин трансфертҳо барои ҷуброни зарарҳои дар натиҷаи харид ё фурӯши ашёи хориҷӣ ба вуҷудода. Ба ҳар ҳол трансфертҳои яқвақтаина ё хусусияти доимӣ надошта ва барои ҷуброни чунин зарарҳо пешбинишуда ҳамчун трансфертҳои асосӣ (капиталӣ) гурӯҳбандӣ карда мешаванд.

25 Харочот оиди ҷудокунии грантҳо

251 Грантҳо

Грантҳо – ин трансфертҳои ихтиёрии дар шакли пулӣ ё натуралӣ, ки аз тарафи дигар воҳиди

институтсионалии баҳши идораи давлатӣ ё таъкилоти хориҷӣ пардохт карда мешаванд.

2511 Ба Ҳукуматҳои хориҷӣ

Пардохти грантҳои ҷорӣ ва асосии ба ҳукуматҳои хориҷӣ пардохтшаванда.

2512 Ба таъкилотҳои байналхалқӣ (ҷорӣ)

Пардохти грантҳои ҷории ба таъкилотҳои байнидавлатӣ, байналхалқӣ ва ғайра пардохтшаванда.

2513 Ба таъкилотҳои байналхалқӣ (асосӣ)

Грантҳои асосии ба мақомотҳои ҳукумати байналхалқӣ, таъкилотҳои байналхалқӣ ва мақомотҳои ҳукумати сермиллат пардохтшаванда.

2514 - Грантҳои ҷорӣ барои фондҳои мақсаднок

Маблағҳое, ки дар шакли воситаҳои мақсаднок ба сатҳои гуногуни идораи давлатӣ супурда мешаванд

2515 - Грантҳои ҷорӣ барои ҳисоббаробаркуниҳои байниҳамдигарӣ

Маблағҳое, ки тибқи ҳисоббаробаркуниҳои байниҳамдигарӣ ба сатҳои гуногуни идораи давлатӣ супурда мешаванд

2516 - Ба воҳидҳои дигари баҳши идораи давлатӣ (асосӣ)

Грантҳои асосӣ барои зиёдкунии фонди оинномавӣ

26 Харочот барои кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ ва кӯмакҳо

261 Кӯмакпулиҳо

2611 Кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ

- Кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ дар шакли пулӣ

- Кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ дар шакли пулӣ ба хоҷагиҳои хонаводагӣ дар доираи барномаи таъминоти иҷтимоӣ пардохт карда мешаванд.

- Кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ дар шакли натуравӣ

- Кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ дар шакли натуравӣ аз мол ва хизматрасониҳои харидашуда аз истеҳсолкунандаи бозор аз тарафи хоҷагии хонавода иборат мебошад, инчунин ҷуброни хароҷоти хоҷагии хонавода барои хариди манфиатҳои муайян мувофиқи шартҳои барнома. Кӯмакпулиҳои зерин одатан таъминоти тиббӣ ё стоматологӣ, амалиётҳои ҷаррохӣ, таъминот дар беморхонаҳо, пардохти айнакҳо ё линзаҳо, препаратҳои фарматсевтӣ, нигоҳубин дар хона ва дигар мол ва хизматрасониҳоро дарбар мегирад.

2612 Кӯмаки иҷтимоӣ

Кӯмакпулиҳо

а) хароҷот оид ба пардохти кӯмакпулиҳо ва ҷубронҳо барои кӯдакон;

б) пардохти кӯмакпулиҳо ба занҳои бесаробони аъзоҳои ҳақиқии академияҳои илмӣ;

в) пардохти кӯмакпулиҳо ба иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва ба шахсони ба онҳо баробаркардашуда;

г) Кӯмакпулиҳо оид ба бекорӣ;

д) додани омехтаҳои ширии ройгон аз таомҳои ширдор барои кӯдакони то дусола аз оилаҳои серфарзанд ё камбизоат, ки дар ҳолати макондан ё ҳуронидани сунъӣ мебошанд;

- е) пардохти кўмакпулиҳои яквақтаина дар ҳолатҳои марғ ё захмбардорӣ, фаромушхотирӣ, маъъюбии хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомотҳои корҳои дохилӣ ва кормандони дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, ки дар натиҷаи иҷрои ўҳдадорихои хизматӣ ба вуҷуд омадаанд, мувофиқи қонунгузорӣ;
- ж) расонидани кумаки моддӣ ба нафақахурон дар доираи фонди музди меҳнат;
- з) дигар кўмакпулиҳо.

Пардохти ҷубронпулиҳо ба аҳоли

- а) пардохти ҷубронпулиҳо ба аҳоли барои неруи барқ ва газ;
- б) пардохти ҷубронпулиҳо ба мактаббачагон аз оилаҳои камбизоат;
- в) кумаки пулӣ барои эҳтиёҷмандтаринҳо, ҳамчун даромади иловагӣ;
- г) хароҷотҳои ҷубронишаванда барои хизматчиёни ҳарбӣ ва дигар кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ барои иҷораи манзили истиқоматӣ мувофиқи қонунгузории амалкунанда;
- д) дигар пардохтҳои ҷубронӣ, ки санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ пешбинӣ намудаанд.

27 Дигар хароҷот

271 Хароҷоти марбут бо моликият, ба истиснои фонизҳо

2711 Хароҷоти марбут ба моликияти ба ўҳдаи дорандагони биманомаҳо (страховой полис) вогузоришуда

Хароҷоти марбут ба моликияти ба ўҳдаи дорандагони биманомаҳо вогузоришуда. Корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатӣ метавонанд ширкатҳои сугуртавӣ бошанд. Дар ин ҳолат онҳо бояд захираҳои техникӣ дар шакли захираҳо барои руйпуш кардани хатарҳои (рискҳои) мавҷудаи алоқаманд бо биманомаҳои ҳаёт, ки ба арзиши онҳо ё бимномаҳои шабеҳ бо назардошти фоида изофа карда мешаванд, воситаҳои гирифташуда ҳамчун пешпардохти подош, инчунин захираҳои барои талаботҳои пардохтнашуда оиди ҷуброни сугуртавӣ, дошта бошанд.

2712 Хароҷот ба даромади солиёна (рента)

Рента хароҷотеро дар назар дорад, ки марбут бо шартномаҳои муайяни иҷораи замин, захираҳои қабри замин ва дигар дороиҳои табиӣ содир шудаанд.

2713 Хароҷот барои суғуртаи биноҳо ва таҷҳизот

Хароҷоти муассисаҳои буҷетӣ барои суғуртаи биноҳои истиқоматӣ ва гайриистiqоматӣ ва иншоот, инчунин дигар биноҳо. Хароҷоти муассисаҳои буҷетӣ барои суғуртаи ҳама намуд таҷҳизот, аз он ҷумла, мебел ва техникаи офис, нақлиёти автомобилӣ ва гайра.

2714 Хароҷоти ба дигар зерқисмҳои 27100 шомилнашуда

Дигар хароҷоти ба зерқисми 271 шомилнашуда.

272 Хароҷоти дигари гуногун

2721 Идрорпулиҳо

- а) хароҷот оиди додани идрорпулиҳо ва грантҳо ба хонандагон, донишҷуён, аспирантҳо ва докторантҳо ва барои ҷимояи диссертатсияҳо;
- б) хароҷот оиди додани идрорпулиҳо ба шахсоне, ки дар назди муассисаҳои таълимии олӣ, муассисаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва гайра ординатура мегузаранд, инчунин хароҷот аз ҳисоби фонди идрорпулӣ барои подошонидан ва пардохти кумакпулии яквақтаина ба хонандагони муассисаҳои таълимии миёнаи махсус, донишҷуёни муассисаҳои таълимии олӣ ва аспирантҳо;
- в) дигар пардохтҳои мунтазами идрорпулӣ.

2722 Нафақаҳо

- а) ҳамаи нафақаҳое, ки аз тарафи мақомотҳои таъминоти иҷтимоӣ ва дигар ташкилотҳои давлатӣ пардохт мешаванд.

2723 Ҷубронпулиҳо барои хурокворӣ

- а) Ҷуброни пулӣ бар ивази ҳиссаи озуқавории хизматчиёни ҳарбӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мувофиқи қонунгузории амалкунанда.

2724 Ҷубронпулиҳо баривази амволи шайъӣ

- а) пардохти ҷубронпулиҳо бар ивази амволи шайъии хизматчиёни ҳарбӣ ва кормандони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ мувофиқи қонунгузории амалкунанда.

2725 Пардохти ҷаримаҳо ва фоизҳо

а) пардохти ҷаримаҳо, фоизҳо, пардохтҳои ҷубронӣ ва дигар даъвоҳо.

2726 Трансфертҳо ба ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ

а) Ба ин ҷо пардохтҳои трансфертии ҷорӣ дар баҳши ташкилотҳои хусусӣ, ки вазифаҳои иҷтимоиро иҷро мекунанд, дохил карда шудаанд, ба монанди: беморхонаҳо, мактабҳо, ҷамъиятҳои илмӣ ва иттиҳодияҳо, клубҳои варзишӣ, ки корхона ҳисоб намешаванд. Азбаски муассисаҳои ғайритиҷоратӣ ва ташкилотҳо аз тарафи мақомотҳои идоракунӣ маблағгузорию назорат карда мешаванд ва як қисми баҳши идоракунӣ давлатӣ ба ҳисоб мераванд, трансфертҳои мегирифтаи онҳо ба категорияи зерин гурӯҳбандӣ намешавад.

2727 Ҷубронпулии яквақтаина

а) пардохтҳои пулӣ ба шаҳрвандоне, ки аз офатҳои табиӣ ҷабр дидаанд, барои дастгирии онҳо.
б) пардохтҳои пулӣ ба шаҳрвандоне, ки дар натиҷаи садамаҳои неругоҳҳои атомӣ зарардидаанд, барои дастгирии онҳо.

2728 Трансфертҳои ба дигар гурӯҳ шомилнашуда

а) трансфертҳои, ки ба трансфертҳои ҷорӣ дохил мешавад, вале ба дигар моддаҳо бурданиш ғайриимкон аст.

2729 Ҳиссаҷудокуниҳо аз даромадҳо онд ба маблағҳои махсус

а) Ҳиссаҷудокуниҳо аз даромад аз рӯи маблағҳои махсус, вобаста ба хизматрасониҳои иловагии муассисаҳои буҷетӣ

273 Харочот барои мақсадҳои асосӣ**2731 Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатии ғайримолиявӣ**

а) ба ин пардохтҳои трансфертҳои асосӣ ба баҳши ташкилотҳои хусусӣ, ки вазифаҳои иҷтимоиро иҷро мекунанд, дохил карда шудаанд, ба монанди: беморхонаҳо, мактабҳо, ҷамъиятҳои илмӣ ва иттиҳодияҳо, клубҳои варзишӣ, ки корхона ҳисоб намешаванд. Азбаски муассисаҳои ғайритиҷоратӣ ва ташкилотҳо аз тарафи мақомотҳои идоракунӣ маблағгузорию назорат карда мешаванд ва як қисми баҳши идоракунӣ давлатӣ ба ҳисоб мераванд, трансфертҳои мегирифтаи онҳо ба категорияи зерин гурӯҳбандӣ намешавад.

2732 Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатии молиявӣ

Ҳамаи трансфертҳои асосӣ ва ҳамаи грантҳои асосии мақсади умумидошта ба муассисаҳои молиявии давлатӣ.

2733 Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ

Ҳамаи трансфертҳои асосӣ ва ҳамаи грантҳои асосии мақсади умумидошта ба корхонаҳои ғайримолиявии хусусӣ.

2734 Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии молиявӣ

Ҳамаи трансфертҳои асосӣ ва ҳамаи грантҳои асосии мақсади умумидошта ба корхонаҳои молиявии хусусӣ

2735 Трансфертҳои асосии дохилие, ки ба дигар гурӯҳ шомил нашудаанд

Трансфертҳои асосие, ки имконияти ба дигар моддаҳои ба трансфертҳои асосӣ дохилшавандаи гурӯҳи 273 бурдан надорад.

28 Амалиётҳо бо дорониҳо ва ӯҳдадорӣҳо**281 Амалиётҳо бо дорониҳои ғайримолиявӣ****2811 Биноҳо ва иншоот (манзилҳои истиқоматӣ)**

Сохтмони нав

а) Хароҷоти муассисаҳо ва ташкилотҳои буҷетӣ, ки аз ҳисоби маблағгузориҳои асосии мутамаркази давлатӣ барои сохтмони маҷмуаи иншоотҳои таъиноти истиқоматидошта, биноҳо ва иншоот, ки дар майдончаҳои нави аз руи лоиҳаи дар аввал тасдиқшуда то охири сохтмон ва ба қор даровадани он бо иқтидори пурраи лоиҳавӣ, амалӣ мешаванд, инчунин сохтмони иншооти нави бар ивази иншооти вайроншуда, ки истифодаи ояндаиш ғайрмақсаднок эътироф шудааст.

Таҷдид ва барқароркунӣ

- а) Навкунӣ, азнавсозӣ ва васеъкунии иншоотҳои алоҳидаи мавҷудаи таъиноти истиқоматидошта дар ҳудуди биноҳо ва иншооти амалкунанда (бе васеъкунии ҳуди биноҳо ва иншоот), ки баъди ба кор даровардан дар мувозинаи алоҳида инъикос намешаванд;
- б) хароҷот, инчунин корҳои барқароркунии алоқаманд бо ободони иншоотҳо ва барои корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар марказҳои шаҳр, ноҳия ва деҳот.

Хариди биноҳо ва иншоот

- а) хароҷоти марбут бо хариди биноҳо ва истиқоматгоҳҳо, ҳамчунин хароҷоти хариди фонди манзили тобег, ҳуҷраҳои хизматӣ;

2812 Биноҳо ва иншоот (манзилҳои ғайриистикоматӣ)

Сохтмони нав

- а) Хароҷоти муассисаҳо ва ташилотҳои бучетӣ, ки аз ҳисоби маблағгузориҳои асосии мутамаркази давлатӣ барои сохтмони маҷмуаи иншоотҳои таъиноти ёрирасон ва хизматрасони дошта, биноҳо ва иншоот, ки дар майдончаҳои нави аз руи лоиҳаи дар аввал тасдиқшуда то охири сохтмон ва ба кор даровадани он бо иқтисори пурраи лоиҳавӣ, амалӣ мешаванд, инчунин сохтмони иншооти нав бар ивази иншооти вайроншуда, ки истифодаи ояндаи ғайрмақсаднок эътироф шудааст.

Таҷдид ва барқароркунӣ

- а) Навкунӣ, азнавсозӣ ва васеъкунии иншоотҳои алоҳидаи мавҷудаи таъиноти ёрирасон ва хизматрасонидошта дар ҳудуди биноҳо ва иншооти амалкунанда (бе васеъкунии ҳуди биноҳо ва иншоот), ки баъди ба кор даровардан дар мувозинаи алоҳида инъикос намешаванд;
- б) хароҷот барои корҳои барқароркунии алоқаманд бо ободони иншоотҳо ва барои корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар марказҳои шаҳр, ноҳия ва деҳот.

2813 Биноҳо ва иншоот (дигар иншоот)

Сохтмони нав

- а) Хароҷоти муассисаҳо ва ташилотҳои бучетӣ, ки аз ҳисоби маблағгузориҳои асосии давлатӣ барои сохтмони маҷмуаи иншоотҳо амали мешуда, аз он ҷумла роҳҳо ки ба қисмҳои 2811 ва 2812 дохил нашудааст.

Таҷдид ва барқароркунӣ

- а) Навкунӣ, азнавсозӣ ва васеъкунии иншоотҳои алоҳидаи мавҷуда, аз он ҷумла роҳҳо ки ба қисмҳои 2811 ва 2812 дохил нашудааст.

Хариди биноҳо ва иншоот

- а) хароҷоти марбут бо хариди биноҳо ва истиқоматгоҳҳо, ки ба қисмҳои 2811 ва 2812 дохил нашудааст.

2814 Мошинҳо ва таҷҳизот

Хариди таҷҳизоти нақлиётӣ

- а) хариди воситаҳои нақлиёт, мошинҳои таъйиноти махсус, таҷҳизот барои бартарафкунии натиҷаҳои офатҳои табиӣ, инчунин техникаи вазнин.

Хариди дигар мошин ва таҷҳизот

- а) хариди воситаҳои нақлиёт ва таҷҳизот;
- б) хариди мебел, техника ва таҷҳизоти офис ва ғайра.

2815 Фондҳои асосии ғайримоддӣ

Ҷамъоварии осори санъати тасвирӣ, нигораҳои осорхона ва ғайра

- а) коллексияи осори санъат, нигораҳои осорхона ва дигар арзишҳои, ки ё арзиши муайянеро муаррифи мекунанд ё дорои сарвати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб мераванд.

Таъминоти барномавии компютерҳо

- а) хариди барномаҳои таъминоти компютерӣ (барномаҳои компютерӣ, навгонҳои барои онҳо ва ғайра).

Фонди китобхона

- а) китобҳо, китобҳои дарсӣ, маводҳои аёнӣ, кинофилмҳо ва ғайра, ки таъйиноти нигоҳдории дарозмуддатро доранд. Китобҳо, китобҳои дарсӣ, маводҳои аёнӣ, кинофилмҳо ва ғайра, ки

таъйиноти нигоҳдориш на зиёда аз як солро доранд, бояд ҳамчун хароҷоти ҷорӣ инъикос гарданд.

2816 Захираҳои воситаҳои гардони моддӣ

Захираҳои стратегӣ

а) хароҷоти ташикил намудани захираҳои молҳои аз ҷиҳати стратегӣ муҳим ва молҳои барои ҳолатҳои фавқулодда ва ҳолатҳои ногаҳонӣ.

Дигар захираҳои воситаҳои гардони моддӣ

а) хароҷоти хариди молҳо аз тарафи ташикилотҳое, ки бозорро танзим мекунанд (масалан хариди фулузот ва сангҳои қиматбаҳо, сангҳои рангоранг, минералҳои беҳамто ва коллексионӣ, маҳсулоти аз фулузот ва сангҳои қиматбаҳо тайёркардашуда);

б) хароҷоти захиракунии гандум ва дигар молҳои барои Тоҷикистон аҳамияти муҳимдошта.

2817 Дороиҳои ғайриистеҳсолӣ

Хариди замин

а) хароҷоти хариди замин, чӣ дар дохил ва чӣ дар хориҷи кишвар.

б) хароҷот барои ободониш замин, чӣ дар дохил ва чӣ дар хориҷи кишвар

Хариди дороиҳои ғайримоддӣ ғайриистеҳсолӣ

а) ба дороиҳои ғайримоддӣ дороиҳое дохил мешаванд, ки арзиши дохилӣ надоранд. Ба онҳо хароҷоти хариди ҳуқуқи коркарди конҳои канданиҳои фойданоки ва истифодаи шикоргоҳҳо, дигар имтиёз ва иҷозатномаҳои марбут бо замин, патентҳо, ҳуқуқҳои муаллифӣ ва нишонҳои молӣ, дохил мешавад.

б) Хароҷоти марбут бо хариди саҳмияҳо ва дигар қоғазҳои қиматноки бозоргир.

2818 Хариди дороиҳои биологӣ

282 Хариди дороиҳои молиявӣ дохилӣ

2821 Зиёдкунӣ ба қияҳои асъорӣ ва амонатҳо

Бонки миллии Тоҷикистон

Моддаи мазкур таъйироти ҳаҷми ҳамаи амонатҳои давлатиро, ки дар нигоҳдориш БМТ ҳастанд, дар давраи ҳисоботӣ, ки натиҷаи маҷмуи амалиётҳои мақомотҳои идоракунӣ бо ин амонатҳо барои давраи мазкур ба ҳисоб меравад, вале таъйирёбии марбут бо таъйирёбии арзиши нархро дар бар намегиранд, инъикос менамояд. Камкунии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати мусбӣ нишон дода мешавад, чунки ин маънои онро дорад, ки мақомотҳои идоракунӣ давлатӣ воситаҳои молиявӣ гирифтанд; зиёдшавии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати манфӣ нишон дода мешавад, чунки он нишон медиҳад, ки захираҳои молиявӣ истифода шуданд.

Бонки амонатгузори Тоҷикистон «Амонатбонк» (фондҳои махсус)

Моддаи зерин таъйироти ҳаҷми ҳамаи амонатҳои давлатиро, ки дар нигоҳдориш БДА «Амонатбонк» мебошанд, дар давраи ҳисоботӣ, ки натиҷаи маҷмуи амалиётҳои мақомотҳои идоракунӣ бо ин амонатҳо барои давраи мазкур ба ҳисоб меравад, вале таъйирёбии марбут бо таъйирёбии арзиши нархро дарбар намегиранд, инъикос менамояд. Камкунии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати мусбӣ нишон дода мешавад, чунки ин маънои онро дорад, ки мақомотҳои идоракунӣ давлатӣ воситаҳои молиявӣ гирифтанд; зиёдшавии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати манфӣ нишон дода мешавад, чунки он нишон медиҳад, ки захираҳои молиявӣ истифода шуданд.

Тоҷиксодиротбонк (Внешэкономбанк)

Моддаи зерин таъйироти ҳаҷми ҳамаи амонатҳои давлатиро, ки дар нигоҳдориш Тоҷиксодиротбонк (Внешэкономбанк) мебошанд, дар давраи ҳисоботӣ, ки натиҷаи маҷмуи амалиётҳои мақомотҳои идоракунӣ бо ин амонатҳо барои давраи мазкур ба ҳисоб меравад, вале таъйирёбии марбут бо таъйирёбии арзиши нархро дар бар намегиранд, инъикос менамояд. Камкунии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати мусбӣ нишон дода мешавад, чунки ин маънои онро дорад, ки мақомотҳои идоракунӣ давлатӣ воситаҳои молиявӣ гирифтанд; зиёдшавии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати манфӣ нишон дода мешавад, чунки он нишон медиҳад, ки захираҳои молиявӣ истифода шуданд.

Дигар бонкҳои амонатӣ

Моддаи зерин тағйироти ҳаҷми ҳамаи амонатҳои давлатиро, ки дар нигоҳдории дигар ташилотҳои қарзӣ мебошанд, дар давраи ҳисоботӣ, ки натиҷаи маҷмӯи амалиётҳои мақомотҳои идоракунӣ бо ин амонатҳо барои давраи мазкур ба ҳисоб меравад, вале тағйирёбии марбут бо тағйирёбии арзиши нархҳо дарбар намегиранд, инъикос менамояд. Камкунии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати мусбӣ нишон дода мешавад, чунки ин маънои онро дорад, ки мақомотҳои идоракунӣ давлатӣ воситаҳои молиявӣ гирифтанд; зиёдашавии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати манфӣ нишон дода мешавад, чунки он нишон медиҳад, ки захираҳои молиявӣ истифода шуданд.

2822 Қарздиҳӣ ва хариди саҳмияҳо

Қарздиҳии дигар воҳидҳои бахши идоракунӣ давлатӣ

Ин категория қарздиҳро бо тарҳи маблағҳои пардохтӣ, ки мақомотҳои миллии дигар сатҳҳои идоракунӣ давлатӣ, ё ба ибораи дигар бахши идоракунӣ давлатиро ба истиснои мақомотҳои байналмиллалии идоракунӣ дарбар мегирад. Дар ин категория ссудаҳои бевосита ва қоғазҳои қиматноки дар гардишбудаи дигар мақомотҳои идоракунӣ, ки бо мақсадҳои таъмини ин мақомотҳо бо воситаҳои молиявӣ харида шудаанд, дохил мешаванд, на барои он ки воситаҳои бозоргири мақомот-қарздеҳро барои гирифтани фоида истифода кунанд. Дар ҳолатинабудани ариза ё эзоҳот аз тарафи мақомоти давлатӣ дар бораи мақсади харид аз тарафи онҳо, чунин амалиёт бояд ҳамчун қарздиҳӣ гуруҳбандӣ шавад дар ҳолате, ки хариди қоғазҳои қиматноки сатҳи идоракунӣ дар поёнистода амалӣ шуда бошад, ва ҳамчун маблағгузорӣ – дар ҳолати хариди ӯҳдадорихи қарзии аз тарафи мақомоти идоракунӣ ҳамон сатҳи идоракунӣ ё аз он баланд баровардашуда, ссудаҳо байни мақомотҳои идоракунӣ ҳамчун қарздиҳӣ тарҳи маблағи пардохт нишон дода шуда, дар омили мақомот-қарздеҳ вақти муайянкунии дефитсит бо ҳароҷот якҷоя карда мешаванд, дар омили мақомот-қарзгир бошад, онҳо ҳамчун қарзи гирифташуда барои маблағгузори дефитсит нишон дода мешаванд.

Қарздиҳии корхонаҳои давлатии ғайримолиявӣ

Ссуда барои корхонаҳои давлатии ғайримолиявӣ ва хариди саҳмияҳои баровардаи ин корхонаҳо дар худ ҳамаи пардохтҳо ба ин корхонаҳоро, ки аз тарафи мақомоти давлатӣ ҳамчун асос барои пайдошавии дархости молиявӣ ё зиёдашавии ҳиссаи у дар сармояи худии чунин корхона тарҳи маблағҳо барои пардохтро дар бар мегирад. Маблағҳои бебозгаиште, ки дар натиҷаи онҳо ягон дархости молиявӣ ё иштирок дар сармояи худии корхонаҳо ба миён намеояд, бояд ҳамчун трансферти чорӣ ё асосӣ ба ҳисоб гирифта шаванд.

Қарздиҳии корхонаҳои давлатии молиявӣ

Ин категория ҳамаи ссудаҳои ба муассисаҳои давлатии молиявӣ пешниҳодишударо, инчунин хариди саҳмияҳои баровардаи ин муассисаҳо тарҳи маблағҳои пардохтиро дарбар мегирад. Ҳамчунин воситаҳо барои пуркунии сармояи муассисаҳои молиявӣ, ссудаҳо барои муассисаҳои молиявӣ ва маблағгузори давлатии ҳамаи фаъолияти қарздиҳии мақомотҳои давлатӣ ва дар бахши муассисаҳои молиявӣ гуруҳбандишавандаро дарбар мегирад.

Қарздиҳии корхонаҳои хусусии молиявӣ

Ин категория ҳамаи ссудаҳои ба корхонаҳои хусусии молиявӣ пешниҳодишударо, инчунин хариди саҳмияҳои баровардаи ин корхонаҳо тарҳи маблағҳои пардохтиро дарбар мегирад. Ҳамчунин воситаҳо барои пуркунии сармояи корхонаҳои хусусии молиявӣ, ссудаҳо барои корхонаҳои хусусии молиявиро да бар мегирад.

Қарздиҳии гурезагон

Ин категория ҳама намуди қарзҳои ба гурезаҳо додашавандаро дарбар мегирад.

Қарздиҳии кӯчандагон

Ин категория ҳама намуди қарзҳои ба кӯчандагон додашавандаро дарбар мегирад.

Қарздиҳии дигар

Ба ингуруҳ ҳамаи дигар қарздиҳӣҳое, ки ба дигар гуруҳҳо дохил нашудаанд, дохил мешавад.

Хариди саҳмияҳо ва дигар шаклҳои иштирок дар сармоя

Ба ин гуруҳ хариди саҳмияҳо ва дигар қоғазҳои қиматнок барои иштирок дар сармоя дохил мешавад.

283 Хариди дороиҳои молиявии беруни

2831 Зиёдкунии бақияҳои асбӯрӣ ва амонатҳо

Институтҳои молиявии берунӣ – ин категория қарздиҳиеро дарбар мегирад, ки институтҳои молиявии беруниро фаро мегиранд.

2832 Қарздиҳии берунӣ

Ҳамаи намуди қарздиҳӣ, тарҳи маблағҳои пардохтӣ (барои мақсадҳои сиёсӣ) – пардохти ҳама намуд аъзоҳаққиҳо/обунаҳо дар ташилотҳои байналхалқӣ ва байнидавлатие, ки дар ҳолати баромадани давлат аз аъзогӣ дар ин ташилот бояд ба у бозгардонда шаванд. Аммо аъзоҳаққиҳо, ки бояд аз тарафи ташилотҳои пулӣ-қарзӣ пардохта шаванд ба ин гурӯҳ дохил намешаванд (масалан аъзоҳаққиҳои Бонки миллии Тоҷикистон ба ХБА).

Қарздиҳии берунии мақомоти давлатии идоракунии давлатҳои хориҷӣ ва ташилотҳои байналхалқӣ

Ин категория ссудаҳои додашударо барои мақомотҳои идоракунии хориҷӣ ва ҳамаи ташилотҳои байниҳукуматӣ ба истиснои мақомотҳои идоракунии байналмиллалӣ дарбар мегирад. Обуна (подписка) дар сармояи саҳҳомии Бонки Умумиҷаҳонӣ ё бонкҳои минтақавии рушд дар ҳамин ҷо гурӯҳбандӣ мешавад, зеро дар ҳолати қатъи аъзогии ягон давлат дар ин ташилотҳо ин маблағҳо баргардонида мешаванд. Пардохтҳоро барои Ҳазинаи Байналмиллалӣ Асбӯр мақомотҳои танзимкунандаи пулӣ-қарзӣ амалӣ менамоянд, аз ин рӯ онҳо ба ин ҷо дохил нашуда, дар баҳии муассисаҳои молиявӣ гурӯҳбандӣ карда шудаанд.

Қарздиҳии берунии мақомотҳои ҳукуматҳои транснатионалӣ

Ин категория ссудаҳои ба мақомотҳои идоракунии байналхалқӣ пешниҳодишуда ва тарҳи маблағҳои пардохтро дарбар мегирад.

Дигар қарздиҳии берунӣ

284 Пардохти ӯҳдадорихон молиявӣ

2841 Пардохти қоғазҳои қимматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо

Ин категория пардохтҳои мақомотҳои давлатии идоракуниро аз рӯи ӯҳдадорихон қарзии векселҳои хазинадорӣ дарбар мегирад.

Пардохтҳои вомбаргҳои дохилии қарзи давлатии аз тарафи муассисаҳои молиявӣ харидашуда.

Ин категория пардохтҳои давлатиро аз рӯи вомбаргҳои дарозмудати аз тарафи муассисаҳои молиявӣ харидашуда дарбар мегирад. Ҳамзамон маблағҳо аз рӯи пардохтҳои фоизҳои ҷамъшуда ё нигоҳдошташуда дар хароҷоти пардохти маблағҳои фоизҳо ифода меёбанд.

Пардохтҳои вомбаргҳои дохилии қарзи давлатии аз тарафи муассисаҳои ғайримолиявӣ харидашуда.

Ин категория пардохтҳои давлатиро аз рӯи вомбаргҳои дарозмудати аз тарафи муассисаҳои ғайримолиявӣ харидашуда дарбар мегирад. Ҳамзамон, маблағҳо аз рӯи пардохтҳои фоизҳои ҷамъшуда ё нигоҳдошташуда дар хароҷоти пардохти маблағҳои фоизҳо ифода меёбанд.

Пардохти вомбаргҳои дохилии қарзи давлатии аз тарафи аҳоли харидашуда

Ин категория пардохтҳои давлатиро аз рӯи вомбаргҳои дарозмудати аз тарафи аҳоли харидашуда дарбар мегирад. Ҳамзамон, маблағҳо аз рӯи пардохтҳои фоизҳои ҷамъшуда ё нигоҳдошташуда дар хароҷоти пардохти маблағҳои фоизҳо ифода меёбанд.

2842 Пардохти қарзҳо ва ссудаҳо

Пардохти қарзҳо ва ссудаҳо аз Бонки миллии Тоҷикистон

Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо тарҳи маблағҳои пардохтро аз БМТ дарбар мегирад.

Пардохти дигар қарзҳо ва ссудаҳо

Ин категория қарздиҳӣ, тарҳи маблағи пардохтӣ ба шахсони хусусӣ, корхонаҳо ва дигар воҳидҳои иқтисодии нерезидент, ба истиснои мақомотҳои идоракунии байналмиллалӣ ва ташилотҳои хориҷӣ, инчунин хариди саҳмияҳои корхонаҳо-нерезидентҳо тарҳи фуруши чунин саҳмияҳоро дарбар мегирад.

2843 Пардохти ӯҳдадорихон молиявии берунӣ

Аз Бонки умумиҷаҳонӣ

Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблағи пардохтро аз Бонки умумиҷаҳонӣ дарбар мегирад.

Аз Бонки осиеи рушд

Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблағи пардохтро аз Бонки осиёии рушд дарбар мегирад.

Аз Иттиҳоди аврупо

Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблағи пардохтро аз Иттиҳоди аврупо дарбар мегирад.

Аз дигар ташкилотҳои байналхалқӣ

Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблағи пардохтро аз ташкилотҳои байналхалқӣ дарбар мегирад.

Аз дигар давлатҳо

Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо тарҳи маблағи пардохтро аз дигар давлатҳо дарбар мегирад.

Пардохти қарзи Таҳвилкунандагон

Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблағи пардохтро аз Таҳвилкунандагон дарбар мегирад.

Зерқисми 2.4. Дастурамал оиди истифодаи зермоддаҳои таҳлилии гурӯҳбандии иқтисодии буҷет, ки дар низоми ҳазинадорӣ ҳангоми иҷроиши буҷет истифода мешавад

2 - Харочотҳо

21 - Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағчудокуниҳои андозӣ

211 - Пардохти музди меҳнати кормандон

2111 - Музди меҳнат ва иловапулиҳо

1 Музди меҳнат дар шакли пулӣ

Пардохти музди меҳнат дар шакли пулӣ.

Ба моддаи 2111 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет бурда мешавад.

2 - Музди меҳнат дар шакли табиӣ

Пардохти музди меҳнат дар шакли табиӣ (натуравӣ).

Ба моддаи 2111 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет бурда мешавад.

3 - Подошпулиҳо

Пардохти подошпулиҳо дар шакли пулӣ.

Ба моддаи 2111 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет бурда мешавад.

4 - Пардохти ҳаққи хизмат

Пардохти ҳаққи хизмат дар шакли пулӣ.

Ба моддаи 2111 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет бурда мешавад.

5 - Пардохтҳои дигар барои кормандон

Пардохтҳои дигаре, ки ба моддаи 2111 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет бурда мешаванд, вале ба ягон гурӯҳ шомил нашудаанд.

212 - Маблағчудокуниҳои андозӣ

2121 - Пардохтҳо\маблағчудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ

1 - Суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа

а) пардохти андози иҷтимоӣ ба фонди ҳифзи иҷтимоии аҳоли;

б) хароҷоти муассисаҳои буҷетӣ барои пардохти кўмакпулиҳо барои корношоямии муваққатӣ, ҳомиладорӣ ва таваллуд, кўмакпулиҳои иҷтимоӣ барои дафн ва пардохти дигар кўмакпулиҳо.

2122 - Суғуртаи тиббӣ ва дигар суғуртаҳо

1 - Суғуртаи саломатӣ

а) хароҷоти суғуртаи ҳатмии тиббии хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомотҳои қорҳои дохилӣ, кормандони дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, кормандоне, ки фаъолияти худро дар хориҷа амалӣ менамоянд ва кормандони муассисаҳои буҷетӣ.

2 - Дигар суғуртаи давлатӣ

а) суғуртаи ҳатмии давлатии хизматчиёни давлатӣ, хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар муассисаҳои буҷетие, ки дар қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст.

22 - Хароҷоти мол ва хизматрасониҳо

221 - Хариди мол ва хизматрасониҳо

2211 - Захираҳои моддию молӣ

1 - Молҳои конселярӣ ва маводи дарсӣ

а) хариди молҳои конселярӣ, лавозимоти нақшакашӣ ва навишт, масолеҳ, қоғаз ва лавозимоти нақшакашӣ;

б) тайёркунӣ ва хариди китобҳои муҳосибӣ ва оморӣ, китобҳо оиди коргузорӣ, бланкҳо ва варақаҳо (ведомостҳо);

в) хароҷот барои хариди адабиёти маълумотӣ, расмӣ ва даврӣ;

г) хароҷоти хариди китобҳои дарсӣ, ки ба фонди китобхона дохил карда нашудаанд ва дигар маводҳои арзон, лавозимоти нақшакашӣ ва навишт, масолеҳ, инчунин барои дарсҳо бо қудакон дар боғчаҳои қудакон, хонаҳои қудакон, шифохонаҳои қудакон ва дигар муассисаҳои қудакона;

- д) хариди журналҳои синфӣ, бланкҳо, дипломҳо, шаҳодатномаҳо, билетҳои донишҷӯӣ, дафтарчаҳои имтиҳонӣ ва дигар ҳуҷҷатгузориҳо барои муассисаҳои таълимӣ;
- е) хариди бланкҳои ҳисоботдиҳии қатъӣ, аз он ҷумла: шиноснома, шаҳодатнома оиди таваллуд (никоҳ, талоқ, марг), шаҳодатномаи шахсӣ, дафтарчаҳои меҳнатӣ ва ғайра.

2 - Молҳо ва инвентари хоҷагидорӣ

- а) ашёҳои инвентарӣ барои дарсҳои таълимӣ ва лаборатории хонандагон, донишҷӯён ва аспирантон;
- б) хариди белҳо, васлак (розетка) ва калидакҳои (выключатель) барқӣ, фурузонаҳои тафсон, фурузонаҳои каммасраф (ламп дневного освещения щеток), қулфҳои дар, ҷоруб, латта, мастиқ барои пардоздиҳии фарш, пайкораҳо, собун барои шустани фарш ва дигар инвентари хоҷагидорӣ;
- в) хариди воситаҳо барои дезинфексия ва несткунии хояндаҳо ва дигар ҳашаротҳо (барои истифодаи дохилӣ);
- г) шустани либоси тағ ва хизматрасонии санитарӣ – гигиенӣ (собун, ҳаммом, пасткунии муй, ҷутка ва хокаҳои дандонишӯй, пур кардани курпаю бистар ва ғайра);
- д) ашёҳои ғифзи бехатарии меҳнат (дастакҳо, ниқобҳо, ниқоби зидди газ ва ғайра), таҷҳизоти зиддисухтор, воситаҳои бехатарии зиддисухторӣ ва ғайра;
- е) хариди ашёҳои камарзиши тезхурдашаванда, ки камтар аз як сол хизмат мекунанд, новобаста аз арзиши онҳо (ба ғайр аз хароҷоти таъмину нигоҳдорӣ мошинҳо, ки ба моддаи «2215» бурда мешаванд);
- ж) хароҷоти ашёҳои камарзиши якхела, агар ҳатто онҳо аз як сол зиёд хизмат кунанд ҳам, зеро онҳо доим пур ва нав шуда меистанд (асбобҳои на он қадар калон, деталҳои эҳтиётӣ, табақчаҳо, лавозимоти ошхона, мошинкаҳои чопкунӣ, калкуляторҳо, амволи ғифзи шахрвандӣ ва ғайра), ба ғайр аз хароҷоти қисмҳои эҳтиётӣ мошинҳо, ки дар моддаи «2215» инъикос мегардад;
- з) таъмин кардани муассисаҳои тиббӣ бо асбобҳои тиббӣ ба монанди гираҳо, нештарҳо, ҳароратсанҷҳо, сузандоруҳо, сузанҳо ва ғайра.
- и) хариди масолеҳ ва ашёҳои гуногун барои корҳои илмӣ – таҳқиқотӣ (шишаҳои санҷиш, колбаҳо ва ғайра), фулузот, реактивҳо, таркибҳои кимиёвӣ барои корҳои илмӣ ва лабораторӣ, тухмӣ ва ғайра, хариди ҳайвонот аз тарафи марказҳои хунгузаронӣ барои муайян кардани сифати таркиботи хунӣ, хариди ҳайвонот ва чорвои таҷрибавӣ барои дарсҳои таълимӣ ва инчунин аз тарафи муассисаҳои илмӣ – таҳқиқотӣ барои корҳои илмӣ - таҳқиқотӣ;
- к) хариди воситаҳои алоқа (дастгоҳҳои телефонӣ, радиостансияҳои сафарӣ ва ғайра) барои мақсадҳои шахрвандӣ, ки ба воситаҳои асосӣ дохил намешаванд;
- л) хароҷоти сохтани макетҳои таҷрибавӣ, намунаҳои мошин ва стендҳои лабораторӣ барои санҷиш, сохтани намунаҳои таҷрибавӣ, ки муассисаҳои илмӣ – таҳқиқотӣ тайёр кардаанд;
- м) хароҷоти навкунии захираҳои таҷҳизоти таълимӣ барои кабинет ва лабораторияҳои мактаб ва дигар муассисаҳои таълимӣ (ҳамчунин проекторҳо, баландгуякҳо ва ғайра);
- н) тайёркунии харитаҳо, нақшаҳо, диаграммаҳо, ангораҳо, макетҳо ва дигар ашёҳои хислати муваққатидошта, ки дар вақти ташики

намоишҳои осорхонаю намоишгоҳҳо масолеҳи ёрирасон ба ҳисоб мераванд;

3- Масолеҳи масрафӣ

Масолеҳҳое, ки дар принтерҳои лазерӣ, струйӣ, матрисавӣ ва дигар намуди принтерҳо истифода мешаванд ва бояд дар як давраи муайян иваз ва ранг пур карда шаванд, ё барқарор карда шаванд. Ин картриҷҳои рангӣ, лентагӣ ва тонери таркибии онҳо, маводи ҷарғунанда барои онҳо (ранг, тонер), инчунин ҳомил (носител) барои чоп (қоғаз, фотоқоғаз, лента, катон).

4- Инвентари мулоим ва либоси расмӣ

- а) хариди матоъ ва масолеҳ, харид ва тайёркунии либоси тағ, либос, пойафзол, либоси расмӣ ҷарбӣ ва махсус, либоси расмӣ ва лавозимоти раҳти хоб. Либоси махсус (муҳофизатӣ), инвентари варзишӣ (либоси варзишӣ, тунҷо, дигар либос ва ғайра) ва дигар инвентари мулоим, бағайр аз таҷҳизотҳое, ки ба воситаҳои асосӣ дохил мешаванд;
- б) хариди масолеҳ барои ороиши саҳна, корҷомаҳо, муйҳои сунъӣ ва ғайра барои театрҳо ва хонаҳои маданият;
- в) хариди бозичаҳои мулоим барои муассисаҳои кудакона.

5- Хуруқворӣ

- а) хароҷоти хуруқворӣ дар муассисаҳои таълимӣ – профилактикӣ, хонаҳои маъҷубон, хонаҳои кудакон, бозичаҳои кудакон ва яслиҳо, дар ОКТ (ПТУ), ОКТ-ҳои махсус, мактаб – интернатҳо, мактабҳо в гурӯҳҳои рӯзонаи шахрия деҳоти рузашон дарозкардашуда. Инчунин хароҷоти (изофанархӣ ба арзиши ратсиони маводи хом) тайёркунии хуруқ дар он ҳолатҳое, ки хуруқворӣ дар корхонаҳои хуруқи умум таъкил карда шавад, инчунин дар дигар муассисаҳо мувофиқи қарорҳои ҳукумат;
- б) хароҷоти барои ҳолатҳои дар қарорҳои Ҳукумат қайдшуда оиди хуруқи махсус барои кормандон, ки дар шароитҳои вазнини меҳнат фаъолият мекунанд (додани шир ва ғайра);
- в) ҷуброни хароҷотҳои иловагӣ, ки бо қисман руйпуш кардани қиматишавии арзиши хуруқа дар мактабҳо, омузишгоҳҳои касбӣ – техникӣ, муассисаҳои таълимии олий ва миёнаи махсус, аспирантура ва муассисаҳои буҷавӣ алоқаманд мебошанд;
- г) хароҷоти хуруқа (инчунин пардохти хароҷотҳои маҳсулотҳои дар хоҷагиҳои ёрирасон истеҳсолгардида) барои хизматчиёни ҷарбии хизматӣ фаврӣ, шахсони ба ҷамъомадҳои ҷарбӣ даъватшуда, курсантҳои муассисаҳои олий ва миёнаи махсуси ҷарбӣ;
- д) хароҷоти хуруқа барои хизматчиёни ҷарбӣ ва шахсони ба онҳо баробар кардашуда, дар дигар ҳолатҳои пешбинишуда дар қонунгузори амалкунанда;
- е) хароҷоти хуруқа барои ҳайвоноти хизматӣ;
- ж) хароҷоти хуруқабарои маҳкумишудагони муассисаҳои системаи иҷрои ҷазои ҷиноӣ.

6- Доруворӣ, воситаҳои басту банд

- а) хариди доруворӣ, доруқуттиҳо ва воситаҳои басту банд барои ҳамаи муассисаҳои буҷавӣ;
- б) хариди доруворӣ, заҳрхимикатҳо барои муборица бар зидди зараррасонандагони кишоварзӣ ва касалиҳои растаниҳо, таркиботи биологӣ, воситаҳои басту банд, обҳои минералӣ, хунобаҳо, вакцинаҳо, витаминҳо;
- в) хариди наворҳо (плёнок) барои суратҳои рентгенӣ, масолеҳ барои анҷомдиҳии таҷзияҳо (анализ) ва оиди пардохти арзиши таҷзияҳо

(анализ), ки дар дигар муассисаҳо анҷом дода шудаанд (дар ҳолати надоштани лабораторияи худ);

г) пардохт ба донорҳо бо назардошти ҳурока;

д) хариди хун барои хунгузаронӣ;

е) дигар хизматрасонӣҷиҳати муолиҷаи хизматчиёни ҳарбӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, аз ҷумла, пардохт барои таъхироти таъбибон.

7 - Дигар молҳои ба категорияҳои дигар мансубнашуда

Дигар молҳо ва хизматрасониҳое, ки ба моддаи 2211 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет бурда мешаванд, вале ба ягон зермоддаҳои ин модда шомил нашудаанд.

2212 - Хариди молҳои техникаӣ

1 - Молҳои техникаи таъйиноти низомӣ

Хароҷоти оиди харид ва истеҳсоли техникаи ҳарбӣ, мусаллаҳкунӣ, воситаҳои нақлиёт таъйиноти ҳарбӣ ва дигар таҷҳизот ва амволи махсуси истифодаи дарозмуддат ва қутоҳмуддат.

2213 - Маводи сӯхт ва рағғанҳои молидани

1 - Бензин

Хароҷоти ҳамаи маркаҳо ва намудҳои бензин. Дар ҳолатҳои зарурӣ, мумкин аст зермоддаҳои иловагӣ илова шуда, дигар маркаҳои махсуси бензин инъикос шаванд.

2 - Сузишвориҳои дизелӣ (Солярка)

Хароҷоти ҳамаи маркаҳо ва намудҳои сузишвориҳои дизелӣ. Дар ҳолатҳои зарурӣ, мумкин аст зермоддаҳои иловагӣ илова шуда, дигар маркаҳои махсуси сузишвориҳои дизелӣ инъикос шаванд.

3 - Керосин

Хароҷоти ҳамаи маркаҳо ва намудҳои керосин. Дар ҳолатҳои зарурӣ, мумкин аст зермоддаҳои иловагӣ илова шуда авиа-керосин ва дигар маркаҳои махсуси керосин инъикос шаванд.

4 - Мазут

Хароҷоти ҳамаи маркаҳо ва намудҳои мазут.

5 - Рағғани автомобил

Хароҷоти ҳамаи маркаҳо ва намудҳои рағғани автомобил.

6 - Дигар маводи сузишворӣ

Хароҷоти дигар намудҳои сузишворӣ, ки ба моддаи 2213 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет бурда мешаванд, вале ба ягон аз зермоддаҳои ин модда шомил нашудаанд.

2214 - Хароҷоти ҷорӣ ба ғайр аз таъмир

1 - Пардохтҳои иҷоравӣ

а) пардохт барои иҷораи биноҳо, истиқоматгоҳҳо, манзилгоҳҳо барои идораҳо, таҷҳизот, техника, ҳама намуди автомобилҳо ва воситаҳои нақлиёт;

б) хароҷоти иҷораи нақлиёт барои баровардани партовҳо, барф ва дигар мақсадҳои хоҷагдорӣ, инчунин барои расонидани ашёҳо (кашондани об, ҳезум, расонидани маводи хурока, доруворӣ, воситаҳои басту банд, обҳои минералӣ, хунобаҳо, китобҳо, молҳои конселярӣ ва мебел, инвентари мулоим, таҷҳизот, либоси расмӣ, маводи сохтмонӣ ва ғайра);

2 - Таълим ва бозомӯзии кормандон

а) пардохт барои омӯзиши ва азнавтайёркунии кадрҳо чӣ дар дохил ва чӣ дар хориҷи кишвар. Моддаи зерин фақат пардохт барои омӯзиши, азнавтайёркунӣ ва таҷрибаомӯзии истеҳсолиро дарбар мегирад;

б) Хароҷоти марбут бо ҷорабиниҳои тайёрии то даъвати ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ дар Қувваҳои мусаллаҳ, дигар қушунҳо ва қисмҳои ҳарбӣ.

3 - Хароҷоти намоёндагӣ

- а) хароҷоти марбут ба қабул ва гусели намояндагони хориҷӣ, ки бо тартиби муайян гузаронида мешавад;
- б) хизматрасониҳои хоҷагии анҷуманҳо, маҷлисҳо, конфронсҳо, намоишгоҳҳо, озмунҳо ва ғайра;
- в) гузаронидани намоишгоҳҳои миллӣ ва байналхалқӣ дар хориҷа, ки ташикилашон мувофиқи қарорҳои ҳукумат ба роҳ монда мешавад;

4 - Тайёр кардани мукофотҳо, гувоҳиномаҳо, медалҳо, сиккаҳо ва хариди тухфаҳо

- а) тайёр кардан ва харидани муҳрҳо, штампҳо, кандакорӣҳо, нишонҳои сарисинагӣ, шиорҳо, шаҳодатномаҳои шахсӣ, билетҳои ҳарбии аскарон, сержантҳо ва афсарҳои захиравӣ;
- б) тайёр кардан ва харидани мукофотҳо, нишонҳои ҷашнӣ, нишҳоҳои хотиравӣ, медалҳо, сертификатҳо, тангаҳо ва тухфаҳои хотиравӣ.

5 - Хароҷоти сафари хизматӣ

- а) пардохти хароҷоти роҳ, шабонарузӣ ва иҷораи манзил дар вақти сафарҳои хизматӣ, хароҷоти шабонарузӣ вақти ҷойивазкунии кормандон (подемный), хароҷоти марбут бо ҷамъомадҳои судҳои халқӣ, хароҷоти марбут бо рафтуомадҳои хизматӣ;
- б) хароҷоти сафари хизматӣ ба курсҳо ва ба муассисаҳои таълимӣ, ба сессияҳо, анҷуманҳо, маҷлисҳо, конфронсҳо ва ғайра;
- в) пардохти хароҷоти сафари хизматӣ ба сессияҳо, анҷуманҳо, маҷлисҳо ва конфронсҳои хусусияти илмӣ дошта, инчунин дигар сафарҳои мақсади илмӣ дошта, пардохти хароҷоти сафари хизматиҳои (арзиши роҳкиро, хароҷоти шабонарузӣ ва иҷораи манзил) муаллимоне, ки ба маконҳои таҷрибаомӯзии истеҳсолӣ ва педагогии хонандагон фиристода мешаванд, инчунин ба пунктҳои таълимӣ-маишваратӣ барои гузаронидани дарсҳо бо ғоибхонҳо, таҷрибаомӯзии истеҳсолии хонандагон (парохти арзиши роҳкиро, хароҷоти шабонарузӣ ва иҷораи манзил дар вақти гузаштани таҷрибаомӯзӣ)
- г) пардохти хароҷоти сафари хизматӣ, ки бо мақсади илмӣ амалӣ шудаанд, инчунин сафарҳои хизматиҳои истеҳсолии кормандони ташилотҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, ки бо санҷиши мошинӣ ва асбобҳо алоқаманданд;
- д) пардохти баландбардорӣҳо, арзиши роҳкиро ва хароҷоти шабонарузӣ дар вақти ба сафоратхонаҳо, консулхонаҳо, намояндагиҳо дар хориҷа, мактабҳо, ташилотҳои фарҳангӣ-маърифатӣ ва тиббӣ ба кор фиристодани кормандон, инчунин мутахассисони ҷавоне, ки муассисаҳои таълимии олий ва миёнаи махсусро тамом намудаанд (подемный);
- е) иловапулиҳои муқарраршуда дар асоси қарорҳои ҳукумат бар ивази хароҷоти сафари хизматӣ (хароҷоти шабонарузӣ ва иҷораи манзил) ба гуруҳи махсуси кормандон, ки кори онҳо бо характери рафтуомад алоқаманд аст;
- ж) пардохти арзиши роҳкиро то ҷои гузаронидани рухсатӣ ва ба баргаиштан ба шахсоне, ки ба онҳо ҷунин пардохтҳо мувофиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст;
- з) пардохти хароҷоти таҳвили даъватишудагон;
- и) пардохти роҳкирои хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомоти корҳои дохилӣ ва кормандони дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ то ҷои гузаронидани рухсатӣ ва баргаиштан аз онҳо дар асоси қонунгузориҳои амалкунанда;
- к) хароҷоти пардохти роҳкирои алоқаманд бо табобати санаторӣ-курортии хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомоти корҳои дохилӣ ва дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ дар асоси қонунгузориҳои амалкунанда.

6 - Хароҷоти конвертатсия

Хароҷоте, ки дар вақти конвертатсияи сомонӣ ба асъори хориҷӣ ба вуҷуд меоянд.

7 – Харочот онди комиссияи бонкӣ

Хароҷоти пардохти комиссияи бонкӣ вақти гузаронидани амалиёт онди интиқоли маблағҳо.

8 – Андозӣ ва дигар пардохтҳои ҲАМЧ ба буҷет, ки ба найлиёт ва дигар дорониё алоҳидаанд.

9 – Дигар хароҷоти ҷорие, ки ба дигар категорияҳо мансуб нагардидаанд

Дигар хароҷоти ҷорӣ, ки ба моддаи 2214 ғуруҳбандии иқтисодии буҷет бурда мешаванд, вале ба ҲАМЧ зермоддаҳои ин модда шомил нашудаанд.

2215 - Таъмири ҷорӣ

1 - Таъмири биноҳо ва иншоот

- а) хароҷоти ҷории манзилгоҳҳо;*
- б) хароҷоти таъмири асосии биноҳо ва иншоот, ободониҳои биноҳо бо низомии коммуналӣ ва беҳдошти низомии вучуддошта, васл намудани биноҳо ва иншоот ба қубурҳои обрасон ва корезҳо, қувваи барқ ва газ, дастгоҳи гармидиҳии муттамарказ ба ҷои печ ва вобаста ба ин сохтмони деғҳонаҳои нав;*
- в) сохтмони анборхонаҳо барои ҳезум ва ангишт ва ғайра, таҷҳизоти лифтҳо ва ҷомашуйхонаҳо;*
- г) хароҷоти таъмири асосӣ, азнавсозӣ ва ободониҳои биноҳои истиқоматӣ, газкунонии шаҳрҳо ва корхонаҳои хоҷагидорӣ, ноҳияҳои коргарӣ, биноҳои истиқоматӣ, муассисаҳои таълимӣ кудакона, мактабҳо ва дигар муассисаҳои таълимӣ, азнавсозӣ, васеъкунӣ ва ободониҳои иншоотҳои таъйиноти коммуналӣ, фарҳангӣ-маишӣ, тандурустӣ, маърифатӣ ва таъминоти иҷтимоӣ;*
- д) таъмири ҷорӣ ва азнавсозии биноҳо, ҷой ва ёдгориҳои таърих ва фарҳанг;*
- е) хароҷоти мувофиқкунонии истиқоматгоҳҳо, биноҳои муассисаҳои иҷтимоӣ - фарҳангӣ дар он ҳолате, ки агар хароҷоти зикришуда дар қонунгузориҳои амалкунанда пешбинӣ шуда бошанд.*

2 - Таъмири роҳҳо

- а) таъмири ҷорӣ ва асосии роҳҳои автомобилгарди аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва маҳаллидошта, аз ҷумла роҳҳои деҳот.*

3 - Таъмири воситаҳои нақлиёт ва таҷҳизоти вазнин

- а) хароҷоти нигоҳдорӣ ва таъмири нақлиёти автомобилӣ, ҳавоӣ, баҳрӣ ва дигар намудҳои нақлиёт ва ядакҳои онҳо (ивази қисмҳои хурдашуда ва шикастаи онҳо: тормозҳо, қисмҳои муҳаррик, шинаҳо, шишаҳо, равған, маводи молиданӣ ва ғайра), инчунин барои бо ин намуд таъмин намудани нақлиётҳо (ба ғайр аз маводи сухт).*

4 - Таъмири мебелӣ идорӣ ва таҷҳизоти техникӣ идорӣ

- а) таъмири асосӣ ва ҷории мебел ва таҷҳизоти офис ва ғайра;*
- б) хароҷоти хизматрасонии техникӣ ва таъмири таҷҳизоти тиббӣ, илмӣ, омузишӣ ва ғайра (барои корҳои илмӣ – таҳқиқотӣ ва ғайра);*
- в) хароҷоти таъмини таҷҳизот ва инвентарҳо (ба ғайр аз хароҷоти нақлиёти автомобилӣ).*

5 - Хизматрасонии техникӣ ва таъмири ҷорӣ ба категорияҳои дигар мансубнашуда

Дигар хароҷоти хизматрасонии техникӣ ва таъмири ҷорие, ки ба моддаи 2215 ғуруҳбандии иқтисодии буҷет бурда мешаванд, вале ба ҲАМЧ зермоддаҳои ин модда шомил нашудаанд.

2216 - Пардохти хизматрасонии мутахассисон барои хизматрасонч, иғрои корҳои

муайян

1 - Пардохти хизматрасонии мутахассисон, ки барои иҷрои корҳои муайян ва хизматрасонии муайян киро шудаанд

- а) пардохти хизматрасонӣ барои механиккунонии баҳисобгирӣ: пардохти арзиши кори барои муҳосиботҳои марказонидашуда ва муассисаҳои буҷетӣ, ки марказҳои ҳисоббарор ва ҳисоби мошини доранд;
- б) хароҷоти муҳофизоти ғайриидоравӣ;
- в) пардохти хароҷоти дезинфексиякунонӣ ва несткунии хояндаҳо ва дигар ҳашаротҳо (агар барои иҷрои ин хизматрасонӣ мутахассисон аз дигар корхона киро шуда бошанд);
- г) пардохти хароҷоти хизматрасониҳои иттилоотӣ-ҳисоббарорӣ (компютерӣ), ки барои дастгоҳи идоракунии расонида мешаванд, инчунин мақсадҳои омузишӣ ва илмӣ;
- д) даъвати шоҳидон, пардохти кориносон (экспертҳо) ва тарҷумон;
- е) бастанӣ шартномаҳо аз рӯи корҳои, ки ташилотҳои илмӣ – таҳқиқотӣ иҷро мекунанд, инчунин маблағгузориҳои ташилотҳои илмӣ – таҳқиқотии ҳисоби хоҷагӣ;
- ж) хариди (фармоиши) осори драмавӣ (саҳнавӣ), композитсияҳои мусиқавӣ, осори санъат ва филмҳо аз тарафи мақомоти Вазорати фарҳанг;
- з) пардохти машваратчиён дар муассисаҳои табобатӣ;
- и) пардохтҳо аз ҳисоби буҷети хароҷоти алоқаманд бо каифиётҳо, ихтироъкорӣҳо ва пешниҳодҳои ратсионализаторӣ;
- к) пардохт барои корҳои илмӣ, таҷрибавӣ ва озмоишӣ, ки барои муассисаҳои илмӣ – таҳқиқотӣ аз тарафи ташилотҳои беруна иҷро карда мешаванд;
- л) пардохти ҳуқуқиносон, адвокатҳо, барномасозҳо, мутахассисоне, ки ба тайёркунии маҳсулот ва ғайра аз рӯи ангориҳои махсус аз масолеҳи фармоишгар машгуланд;
- м) хароҷоти нигоҳдорӣ ва навкунии хоҷагии ҷангал ва барои гузаронидани чорабиниҳои оиди муҳофизати растаниҳо ва чорабиниҳои эпизоотӣ(ҳайвонмурӣ);
- н) дигар хизматрасониҳои мутахассисон;
- о) пардохти музди меҳнати кормандони мавсимӣ ва дигар кормандони муваққатӣ, ки барои гузаронидани корҳои таҷрибавӣ ва озмоишӣ дар муассисаҳои илмӣ – таҳқиқотии кишоварзӣ ва сохтмон ҷалб карда шудаанд;
- п) пардохти музди меҳнати кормандони ғайририуяхатӣ (ғайриштатӣ), ки дар асоси шартнома барои иҷрои корҳои ҷалб карда шудаанд;
- р) пардохти музди меҳнат барои муқоабандӣ ва ҷузъбандии ҳуҷҷатҳо;

2 - Хизматрасониҳои алоқаманд бо эълонҳо ва корҳои нашриётӣ, чопи хабар ё дигар маълумот дар васоити ахбори омма

- а) нашр ва хариди барномаҳои таълимӣ, ҷойгиркунии эълонҳо ё дигар маълумот барои чоп дар ВАО (васоити ахбори омма) ва дигар хизматрасонҳои нашриётӣ;
- б) адабиёт ва рӯзномаҳо, ки бо супориши ташилотҳои буҷетӣ дар корхонаҳои нашриётӣ нашр мешаванд.

3 - Хизматрасониҳои алоқаманд бо насби дастгоҳҳои техникӣ ва таҷҳизот

- а) пардохт барои васл кардан, таҷзия, насб, танзим, ба қор андохтани танзими воситаҳои техникӣ ва таҷҳизоти зарурӣ барои фаъолияти муътадили ташилот ва дигар корҳои техникӣ аз рӯи насб кардани воситаҳои техникӣ ва таҷҳизот.

4 - Дигар хизматрасониҳои мутахассисон, ки ба дигар гурӯҳҳо шомил нашудааст.

Дигар хизматрасониҳои мутахассисон, ки ба моддаи 2216 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет бурда мешаванд, вале ба ягон зермоддаҳои ин модда шомил нашудаанд.

2217 – Пардохт барои хизматрасониҳои коммуналӣ

1 - Неруи барқ

- а) хароҷоти ҳамаи ташилотҳои буҷетӣ барои истифодаи неруи барқ;

2 - Газ

а) хароҷоти ҳамаи ташилотҳои буҷетӣ барои истифодаи газӣ табиӣ ва моеъ ба ғайр аз газӣ табиӣ ва моеъи барои нақлиёти автомобилӣ истифодашаванда;

3 - Гармидиҳӣ

а) хароҷоти хоҷагидориҳои ҳамаи ташилотҳои буҷетӣ: барои истифодаи гармидиҳиҳои марказӣ ва автономӣ (манзур харид, расонидан, арракунӣ, кафондан ва ба тартиб чидани ҳезум, расонидан ва хариди ангишт ва ғайра)

4 - Баровардани партовҳо

а) хароҷоти ҳамаи ташилотҳои буҷетӣ оиди баровардани партов, тозакунии ахлотҷойҳо, тозакунии корезҳо ва ғайра;

5 - Обтаъминкунӣ

а) хароҷоти ҳамаи ташилотҳои буҷетӣ оиди пардохти обтаъминкунӣ, азҷумла пардохт барои оби хунук ва гарм;

6 - Хизматрасониҳои коммуналӣ ба категорияҳои дигар мансубнашуда

Дигар хизматрасониҳои коммуналӣ, ки ба моддаи 2217 Ҷуғрафияи иқтисодии буҷет бурда мешаванд, вале ба ягон зермоддаҳои ин модда шомил нашудаанд.

2218 - Пардохт барои хизматрасониҳои алоқа

1 - Хизматрасониҳои алоқа

а) Хароҷот барои хизматрасониҳои алоқа: пардохти абонентӣ барои телефони доимӣ (стационарӣ), ғуфтуғуҳои байнишаҳрӣ ва байналхалқӣ ва факс;

б) Хароҷот барои хизматрасониҳои алоқа: телефонҳои мобилӣ, пардохт барои каналҳои махсуси алоқа, барои интернет, домен ва ғайра;

в) хароҷот барои иҷораи каналҳои алоқа, сигналдиҳиҳои муҳофизӣ (оташхомушкунӣ, милисавӣ).

2 - Насби воситаҳои алоқа

а) пардохт барои пайвасткунии телефонҳои мобилӣ, доимӣ, интернет ва дигар воситаҳои алоқа.

3 - Хизматрасониҳои почта

а) пардохти ҳама гуна хизматрасониҳои почта (фиристодан ва қабул намудани амонатҳо (посылка), телеграммаҳо, радиограммаҳо, интиқоли пулӣ ва ғайра);

б) пардохти хизматрасониҳои алоқаманд бо обунашавӣ ба рӯзномаҳои даврӣ;

в) қайдкунӣ қуттии почта;

г) хариди нишонаҳои почта (маркаҳо, лифофаҳо ва ғайра).

4 - Хизматрасониҳои алоқаи ба категорияҳои дигар мансубнашуда

Дигар хизматрасониҳои алоқае, ки ба моддаи 2218 Ҷуғрафияи иқтисодии буҷет бурда мешаванд, вале ба ягон зермоддаҳои ин модда шомил нашудаанд.

2219 - Дигар молу хизматрасониҳои ба категорияҳои дигар мансубнашуда

1 - Истифодаи дигар молу хизматрасониҳои ба зерқисмҳои қисми 22 мансубнашуда.

а) Хароҷотҳои махсус аз рӯи рӯйхати махсуси сохторҳои қудратӣ;

б) хароҷоти марбут бо гузаронидани омузишҳои ғуруҳӣ-шитабӣ нақшавӣ ва ғайри нақшавӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хориҷи он;

в) пардохти ҳамлу нақли ҳарбӣ ва махсус, ки бо ҳамлу нақли ҳайати шахсӣ алоқаманданд;

г) хароҷоти алоқаманд бо пардохти сертификаткунӣ ва аттестатсияи ташилотҳо, озмоишгоҳҳо, марказҳо ва ғайра;

д) хароҷоти муассисаҳои буҷетӣ аз рӯи ҳамаи дигар намуди хароҷоте, ки мутаносибан ба қисми 22 бурдан намешавад.

222 - Хароҷотҳои амалиётӣ

2221 – Пардохти музди мейнати кормандони ҳайати техникӣ ва хизматрасони мақомоти идораи давлатӣ ва муассисаҳои буҷетӣ

1 – Музди меҳнат

а) пардохти музди меҳнат барои нигоҳдории мансабҳо ва касбҳои ҳайати техникӣ ва хизматрасонӣ.

2222 – Пардохтҳо, маблағҷудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ

1 – Пардохтҳо, маблағҷудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ

а) пардохти андози иҷтимоӣ ба фонди ҳифзи иҷтимоии аҳоли.

223 - Харочоти умумӣ (пакети ягона) дар доираи механизми маблағгузории сарикасӣ

2231 - Харочоти умумӣ (пакети ягона) чихати хариди мол ва хизматрасониҳо дар доираи механизми маблағгузории сарикасӣ

а) харидимаҷмӯӣ ва пурраи хизматрасониҳо, аз ҷумла хизматрасонии муассисаҳои томактабӣ, муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббӣю санитарӣ

23 – Харочоти пардоти ғоизҳо

231 - Ғоизҳо

2311 - Ғоизҳо ба нерезидентҳо

1 – Аз руи қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо

Пардохти ғоизҳо аз руи қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо.

Ба категорияи зерин пардохтҳои ғоизии пардохтшуда ба нерезидентҳо барои ҳамаи қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо дохил мешаванд.

2312 - Ба резидентон ба истиснои баҳши идораи давлатӣ

1 - Ғоизҳо ба муассисаҳои молиявӣ

Ғоизҳо ба муассисаҳои молиявӣ. Ба категорияи зерин пардохтҳои ғоизӣ барои дигар бахшҳои иқтисодии миллӣ дохил мешаванд.

2 - Ғоизҳо ба Бонки миллии Тоҷикистон

Ғоизҳо ба Бонки миллии Тоҷикистон. Ба категорияи зерин пардохтҳои ғоизӣ барои Бонки миллии Тоҷикистон дохил мешаванд.

3 - Ғоизҳо барои дигар резидентон ба ғайр аз воҳидҳои баҳши идораи давлатӣ

Ғоизҳо барои дигар резидентҳо, ба ғайр аз воҳидҳои баҳши давлатӣ. Ба категорияи зерин пардохтҳои ғоизӣ ба резидентҳо, ба ғайр аз воҳидҳои баҳши давлатӣ дохил мешаванд.

4 - Ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо

Даромадҳо аз ҳисоби қоғазҳои қиматнок ба истиснои саҳмияҳо. Ба ин гурӯҳ шомил мешаванд пардохтҳои даромадҳо ба истиснои саҳмияҳо барои намоёндагони ҳукумат, ба истиснои воҳидҳои баҳши давлатӣ

2313 - Ғоизҳо барои воҳидҳои баҳши идораи давлатӣ

1 - Ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо

Ғоизҳо аз руи қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо. Ба категорияи зерин пардохтҳои ғоизӣ ба воҳидҳои баҳши идораи давлатӣ аз руи ҳамаи қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо дохил мешаванд.

24 – Харочоти пардохти кӯмакпулиҳо (субсидияҳо)

241 - Ба Корпоратсияҳои (ташкilotҳои) давлатӣ

2411 - Ба корпоратсияҳои (ташкilotҳои) давлатӣ молиявӣ ва ғайримолиявӣ

1 - Ба корхонаҳои тобё

- а) хароҷот оиди рафтуоӣ бепули донишҷуён ва хонандагон дар нақлиёти шахрӣ дар давоми соли таҳсил;
- б) ҷуброни фарқияти тахфифи (скидка) арзиши чиптаҳои ҳавопаймо, инчунин хароҷоти ҷуброни иҷораи манзили истиқоматӣ;
- в) ҷуброни ҳар гуна фарқиятҳо дар нархҳо барои корхонаҳои ғайримолиявии давлатӣ.

2 - Ба дигар Корпоратсияҳои (ташкilotҳои) давлатӣ ғайримолиявӣ

Ҷубронҳои гуногуни фарқият дар арзиш ба Корпоратсияҳои (ташкilotҳои) давлатӣ.

3 - Ба Корпоратсияҳои давлатӣ (ташкilotҳо) молиявӣ

Ҷубронҳои гуногуни фарқият дар арзиш ба Корпоратсияҳои (ташкilotҳои) молиявии давлатӣ.

2412 - Ба Корпоратсияҳои (ташкилотҳои) хусусӣ

1 - Ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ

а) трансфертҳои ҷории ройгон ва бебозгаиш ба муассисаҳои молиявӣ, инчунин трансфертҳо барои ҷуброни зарарҳои дар натиҷаи харид ё фурӯши асъорихориҷӣ ба вуҷудода. Ба ҳар ҳол трансфертҳои якҷаҳтаина ё хусусияти доимӣнадошта ва барои ҷуброни ҷунин зарарҳо пешбинишуда ҳамчун трансфертҳои асосӣ (капиталӣ) гурӯҳбандӣ карда мешаванд.

2 - Ба корхонаҳои хусусии молиявӣ

а) трансфертҳои ҷории ройгон ва бебозгаиш ба муассисаҳои молиявӣ, инчунин трансфертҳо барои ҷуброни зарарҳои дар натиҷаи харид ё фурӯши асъорихориҷӣ ба вуҷудода. Ба ҳар ҳол трансфертҳои якҷаҳтаина ё характери доимӣнадошта ва барои ҷуброни ҷунин зарарҳо пешбинишуда ҳамчун трансфертҳои асосӣ (капиталӣ) гурӯҳбандӣ карда мешаванд.

25 – Харочот барои ҷудокунии грантҳо

251 - Грантҳо

2511 - Ба Ҳукуматҳои хориҷӣ

1 - Грантҳои ҷорӣ

Пардохти грантҳои ҷории ба ҳукуматҳои хориҷӣ пардохтшаванда.

2 - Грантҳои асосӣ

Пардохти грантҳои асосии ба ҳукуматҳои хориҷӣ пардохтшаванда.

2512 - Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (ҷорӣ)

1 - Грантҳои ҷорӣ ба ташкилотҳои байнидавлатӣ ва байналхалқӣ

Пардохти грантҳои ҷории ба ташкилотҳои байнидавлатӣ, байналхалқӣ пардохтшаванда.

2 - Грантҳои ҷорӣ ба дигар ташкилотҳо

Пардохти грантҳои ҷории ба дигар ташкилотҳо пардохтшаванда.

2513 - Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (асосӣ)

1 - Грантҳои асосӣ ба мақомоти ҳукумати байналхалқӣ ва ташкилотҳои байналхалқӣ

Грантҳои асосии ба мақомотҳои ҳукумати байналхалқӣ, ташкилотҳои байналхалқӣ пардохтшаванда.

2 Грантҳои асосӣ ба мақомоти ҳукумати сермиллат

Грантҳои асосии ба мақомотҳои ҳукумати сермиллат пардохтшаванда.

3 - Грантҳои асосӣ ба категорияҳои дигар мансубнашуда

Дигар грантҳои асосие, ки ба моддаи 2513 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет бурда мешаванд, вале ба ягон аз зермоддаҳои ин модда шомил нашудаанд.

2514 - Грантҳои ҷорӣ барои фондҳои мақсаднок

1 - Маблағҳое, ки дар шакли воситаҳои мақсаднок ба сатҳои гуногуни идораи давлатӣ супурда мешаванд

2515 - Грантҳои ҷорӣ барои ҳисоббаробаркуниҳои байниҳамдигарӣ

1- Маблағҳое, ки тибқи ҳисоббаробаркуниҳои байниҳамдигарӣ ба сатҳои гуногуни идораи давлатӣ супурда мешаванд

2516 - Ба воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ (асосӣ)

1- Грантҳои асосӣ барои зиёдкунии фонди оинномавӣ

26 – Харочот барои кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ ва кумакҳо

261 - Кӯмакпулиҳо

2611 - Кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ

1 Кӯмакпулиҳои таъминоти иҷтимоӣ дар шакли пулӣ

Кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ дар шакли пулӣ ба хоҷагиҳои хонаводагӣ дар доираи барномаи таъминоти иҷтимоӣ пардохт карда мешаванд.

2 - Кӯмакпулиҳои таъминоти иҷтимоӣ дар шакли натуравӣ

Кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ дар шакли натуравӣ аз мол ва хизматрасонии харидашуда аз истеҳсолкунандаи бозор аз тарафи хоҷагии хонавода

иборат мебошад, инчунин ҷуброни хароҷоти хоҷагии хонавода барои

хариди манфиатҳои муайян мувофиқи шартҳои барнома. Кӯмакпулиҳои зерин одатан таъбаоти тиббӣ ё стоматологӣ, амалиётҳои ҷарроҳӣ, таъминот дар беморхонаҳо, пардохти айнакҳо ё линзаҳо, препаратҳои фарматсевтӣ, нигоҳубин дар хона ва дигар мол ва хизматрасониҳоро дар бар мегирад.

2612 - Кӯмаки иҷтимоӣ

1 - Кӯмакпулиҳо

- а) хароҷот оид ба пардохти кӯмакпулиҳо ва ҷубронҳо барои кудакон;
- б) пардохти кӯмакпулиҳо ба занҳои бемарбӯи аъзоҳои ҳақиқии академияҳои илмҳо;
- в) пардохти кӯмакпулиҳо ба иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва ба шахсони ба онҳо баробаркардашуда;
- г) кӯмакпулиҳо оид ба бекорӣ;
- д) додани омехтаҳои ширии ройгон аз таомҳои ширдор барои кудакони то дусола аз оилаҳои серфарзанд ё камбизоат, ки дар макондан ё хуронидани сунъӣ мебошанд;
- е) пардохти кӯмакпулиҳои яквақтаина дар ҳолатҳои марг ё захмбардорӣ, фаромушихотирӣ, маъҷубии хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомотҳои корҳои дохилӣ ва кормандони дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, ки дар натиҷаи иҷрои ўҳдадорӣҳои хизматӣ ба вуҷуд омадаанд, мувофиқи қонунгузорӣ;
- ж) расонидани кумаки моддӣ ба нафақахурон дар доираи фонди музди меҳнат;
- з) дигар кӯмакпулиҳо.

2 - Пардохтҳои ҷуброни ба аҳоли

- а) пардохти ҷубронпулиҳо ба аҳоли барои неруи барқ ва газ;
- б) пардохти ҷубронпулиҳо ба мактаббачагон аз оилаҳои камбизоат;
- в) кумаки пулӣ барои эҳтиёҷмандтаринҳо, ҳамчун даромади иловагӣ;
- г) хароҷотҳои ҷуброншаванда барои хизматчиёни ҳарбӣ ва дигар кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ барои иҷораи манзили истиқоматӣ мувофиқи қонунгузори амалкунанда;
- д) дигар пардохтҳои ҷубронӣ, ки санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ пешбинӣ намудаанд.

3 - Кумакули яквақтаина

- а) Пардохтҳои пулӣ ба шахрвандони дар натиҷаи офатҳои табиӣ зарардида, барои дастгирии мавҷудияти онҳо.

27 Дигар Хароҷот

271 - Хароҷоти марбут ба моликият ба истиснои фонизҳо

2711 - Хароҷоти марбут ба моликияти ба ўҳдаи дорандагони биманомаҳо (страховой полис) вогузоршуда

1 - Хароҷоти марбут ба моликияти ба ўҳдаи дорандагони биманомаҳо вогузоршуда

Корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатӣ метавонанд ширкатҳои сугуртавӣ бошанд. Дар ин ҳолат онҳо бояд захираҳои техникӣ дар шакли захираҳо барои руйпуш кардани хатарҳои (рискҳои) мавҷудани алоқаманд бо бимномаҳои ҳаёт, ки ба арзиши онҳо ё бимномаҳои шабех бо назардошти фоида изофа карда мешаванд, воситаҳои гирифташуда ҳамчун пешпардохти подош, инчунин захираҳои барои талаботҳои пардохтнашуда оиди ҷуброни сугуртавӣ, дошта бошанд.

2712 - Хароҷот ба даромади солиёна (рента)

1 - Хароҷот ба даромади солиёна (рента)

Рента хароҷотеро дар назар дорад, ки марбут бо шартномаҳои муайяни иҷораи замин, захираҳои қабри замин ва дигар дорониҳои табиӣ содир шудаанд.

2713 - Хароҷот барои сугуртаи биноҳо ва таҷҳизот

1 - Хароҷоти сугуртаи биноҳо

Хароҷоти муассисаҳои буҷетӣ барои суғуртаи биноҳои истиқоматӣ ва ғайриистiqоматӣ ва иншоот, инчунин дигар биноҳо.

2 – Хароҷоти суғуртаи таҷҳизот

Хароҷоти муассисаҳои буҷетӣ барои суғуртаи ҳама намуд таҷҳизот, аз он ҷумла мебел ва техникаи офис, нақлиёти автомобилӣ ва ғайра.

2714 – Хароҷоти ба дигар зерқисмҳои 271 шомилнашуда

1 - Хароҷоти ба дигар зерқисмҳои 271 шомилнашуда

Хароҷоти ба дигар зерқисми 271 шомилнашуда.

272 - Дигар хароҷоти гуногун

2721 Идрорпулиҳо

1 - Идрорпулиҳо

- а) хароҷот оиди додани идрорпулиҳо ва грантҳо ба хонандагон, донишҷуён, аспирантҳо ва докторантҳо ва аз руи ҳимояи диссертатсияҳо;*
- б) хароҷот оиди додани идрорпулиҳо ба шахсоне, ки дар назди муассисаҳои таълимии олӣ, муассисаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва ғайра ординатура мегузаранд, инчунин хароҷот аз ҳисоби фонди идрорпулӣ барои подошонидан ва пардохти кумақпулии яквақтаина ба хонандагони муассисаҳои таълимии миёнаи махсус, донишҷуёни муассисаҳои таълимии олӣ ва аспирантҳо;*
- в) дигар пардохтҳои мунтазами идрорпулӣ.*

2722 Нафақаҳо

1 - Нафақаҳо

- а) ҳамаи нафақаҳое, ки аз тарафи мақомотҳои таъминоти иҷтимоӣ ва дигар ташилотҳои давлатӣ пардохт мешаванд.*

2723 Ҷубронпулиҳо барои хуруқворӣ

1 - Ҷубронпулиҳо барои хуруқворӣ

- а) ҷуброни пулӣ бар ивази ҳиссаи озуқавории хизматчиёни ҳарбӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мувофиқи қонунгузории амалкунанда.*

2724 Ҷубронпулиҳо бар ивази амволи шайъӣ

1 - Ҷубронпулиҳо бар ивази амволи шайъӣ

- а) пардохти ҷубронпулӣ бар ивази амволи шайъии хизматчиёни ҳарбӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мувофиқи қонунгузории амалкунанда.*

2725 Пардохти ҷаримаҳо ва фоизҳо

1 - Пардохти ҷаримаҳо ва фоизҳо

- а) пардохти ҷаримаҳо, фоизҳо, пардохтҳои ҷубронӣ ва дигар даъвоҳо.*

2726 Трансфертҳо ба ташилотҳои ғайритиҷоратӣ

1 - Трансфертҳо ба ташилотҳои ғайритиҷоратӣ

- а) Ба ин ҷо пардохтҳои трансфертии ҷорӣ дар баҳши ташилотҳои хусусӣ, ки вазифаҳои иҷтимоиро иҷро мекунанд, дохил карда шудаанд, ба монанди: беморхонаҳо, мактабҳо, ҷамъиятҳои илмӣ ва иттиҳодияҳо, клубҳои варзишӣ, ки корхона ҳисоб намешаванд. Азбаски муассисаҳои ғайритиҷоратӣ ва ташилотҳо аз тарафи мақомотҳои идоракунӣ маблағгузорию назорат карда мешаванд ва як қисми баҳши идоракунии давлатӣ ба ҳисоб мераванд, трансфертҳои мегирифтаи онҳо ба категорияи зерин гурӯҳбандӣ намешавад.*

2727 Ҷубронпулии яквақтаина

1 - Ҷубронпулии яквақтаина

- а) пардохтҳои пулӣ ба шахрвандоне, ки аз офатҳои табиӣ ҷабр дидаанд, барои дастгирии онҳо.*
- б) пардохтҳои пулӣ ба шахрвандоне, ки дар натиҷаи садамаҳои неругоҳҳои атомӣ зарардидаанд, барои дастгирии онҳо*

2728 Трансферҳои ба дигар гурӯҳ шомилнашуда

1 - Трансфертҳои ба дигар гурӯҳ шомилнашуда

а) трансфертҳои, ки ба трансфертҳои ҷорӣ дохил мешавад, вале ба дигар моддаҳо бурдани ғайримон аст.

2729 Маблағҷудокуниҳо аз даромадҳо онд ба маблағҳои махсус

1 Пардохти даромадҳо, ки аз болои хароҷотҳо барзиёд мебошанд

а) Маблағҷудокуниҳо аз даромадҳо онд ба маблағҳои махсус, барои расонидани хизматрасониҳои иловагӣ аз ҷониби муассисаҳои буҷетӣ.

273 - Хароҷот барои мақсадҳои асосӣ

2731 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатӣ ғайримолиявӣ

1 – Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатӣ ғайримолиявӣ

а) ба ин ҷо пардохтҳои трансфертҳои асосӣ ба баҳиши ташкилотҳои хусусӣ, ки вазифаҳои иҷтимоиро иҷро мекунанд, дохил карда шудаанд, ба монанди: беморхонаҳо, мактабҳо, ҷамъиятҳои илмӣ ва иттиҳодияҳо, клубҳои варзишӣ, ки корхона ҳисоб намешаванд. Азбаски муассисаҳои ғайритиҷоратӣ ва ташкилотҳо аз тарафи мақомотҳои идоракунӣ маблағгузорию назорат карда мешаванд ва як қисми баҳиши идоракунӣ давлатӣ ба ҳисоб мераванд, трансфертҳои мегирифтаи онҳо ба категорияи зерин гурӯҳбандӣ намешавад.

2732 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатӣ молиявӣ

1 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатӣ молиявӣ

Ҳамаи трансфертҳои асосӣ ва ҳамаи грантҳои асосии мақсади умумидошта ба муассисаҳои молиявии давлатӣ.

2733 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ

1 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ

Ҳамаи трансфертҳои асосӣ ва ҳамаи грантҳои асосии мақсади умумидошта ба корхонаҳои ғайримолиявии хусусӣ.

2734 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии молиявӣ

1 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии молиявӣ

Ҳамаи трансфертҳои асосӣ ва ҳамаи грантҳои асосии мақсади умумидошта ба корхонаҳои молиявии хусусӣ

2735 - Трансфертҳои асосии дохилие, ки ба дигар гурӯҳ шомил нашудаанд

1 – Трансфертҳои асосии дохилие, ки ба дигар гурӯҳ шомил нашудаанд

Трансфертҳои асосие, ки имконияти ба дигар моддаҳои ба трансфертҳои асосӣ дохилшавандаи гурӯҳи 273 бурдан надорад.

28 - Амалиётҳо бо дорониҳо ва ӯҳдадорониҳо 281

– Амалиётҳо бо дорониҳои ғайримолиявӣ

2811 – Биноҳо ва иншоот (манзилҳои истиқоматӣ)

1 – Сохтмони нав

а) Хароҷоти муассисаҳо ва ташкилотҳои буҷетӣ, ки аз ҳисоби маблағгузориҳои асосии мутамаркази давлатӣ барои сохтмони маҷмуаи иншоотҳои таъиноти истиқоматидошта, биноҳо ва иншоот, ки дар майдончаҳои нави аз руи лоиҳаи дар аввал тасдиқшуда то охири сохтмон ва ба қор даровадани он бо иқтисори пурраи лоиҳавӣ, амалӣ мешаванд, инчунин сохтмони иншооти нави бар ивази иншооти вайроншуда, ки истифодаи ояндаи ғайримақсаднок эътироф шудааст.

2 – Таҷдид ва барқароркунӣ

а) Навкунӣ, азнавсозӣ ва васеъкунӣ иншоотҳои алоҳидаи мавҷудаи таъиноти истиқоматидошта дар ҳудуди биноҳо ва иншооти амалкунанда (бе васеъкунӣ худ биноҳо ва иншоот), ки баъди ба қор даровардан дар мувозинаи алоҳида инъикос намешаванд;

б) хароҷот барои таъмири асосӣ ва ҷорӣ, инчунин қорҳои барқароркунӣ алоқаманд бо ободонӣ иншоотҳо ва барои қорҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дармарказҳои шаҳр, ноҳия ва деҳот.

3 - Хариди биноҳо ва иншоот

- а) хароҷоти марбут бо хариди биноҳо ва истиқоматгоҳҳо, ҳамчунин хароҷоти хариди фонди манзили тобё, ҳучраҳои хизматӣ;

2812 – Биноҳо ва иншоот (манзилҳои ғайриистикоматӣ)

1 – Сохтмони нав

- а) Хароҷоти муассисаҳо ва ташилотҳои буҷетӣ, ки аз ҳисоби маблағгузориҳои асосии мутамаркази давлатӣ барои сохтмони маҷмуаи иншоотҳои таъиноти ёрирасон ва хизматрасонидошта, биноҳо ва иншоот, ки дар майдончаҳои нави аз руи лоиҳаи дар аввал тасдиқшуда то охири сохтмон ва ба кор даровадани он бо иқтисори пурраи лоиҳавӣ, амалӣ мешаванд, инчунин сохтмони иншооти нави бар ивази иншооти вайроншуда, ки истифодаи ояндаи ғайрмақсаднок эътироф шудааст.

2 – Таҷдид ва барқароркунӣ

- а) Навкунӣ, азнавсозӣ ва васеъкунии иншоотҳои алоҳидаи мавҷудаи таъиноти ёрирасон ва хизматрасонидошта дар ҳудуди биноҳо ва иншооти амалкунанда (бе васеъкунии ҳуди биноҳо ва иншоот), ки баъди ба кор даровардан дар мувозинаи алоҳида инъикос намешаванд;
- б) хароҷот барои таъмири асосӣ ва ҷорӣ, инчунин корҳои барқароркунии алоқаманд бо ободонии иншоотҳо ва барои корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дармарказҳои шаҳр, ноҳия ва деҳот.

2813 – Биноҳо ва иншоот (дигар иншоот)

1 – Сохтмони нав

- а) Хароҷоти муассисаҳо ва ташилотҳои буҷетӣ, ки аз ҳисоби маблағгузориҳои асосии давлатӣ барои сохтмони маҷмуаи иншоотҳои амалимешуда, аз он ҷумла роҳҳое, ки ба қисмҳои 2811 ва 2812 дохил нашудааст.

2 – Таҷдид ва барқароркунӣ

- а) Навкунӣ, азнавсозӣ ва васеъкунии иншоотҳои алоҳидаи мавҷуда, аз он ҷумла роҳҳое, ки ба қисмҳои 2811 ва 2812 дохил нашудааст.

3 - Хариди биноҳо ва иншоот

- а) хароҷоти марбут бо хариди биноҳо ва истиқоматгоҳҳо, ки ба қисмҳои 2811 ва 2812 дохил нашудааст.

2814 – Мошинҳо ва таҷҳизот

1 - Хариди таҷҳизоти нақлиётӣ

- а) хариди воситаҳои нақлиёт, мошинҳои таъйиноти махсус, таҷҳизот барои бартарафкунии натиҷаҳои офатҳои табиӣ, инчунин техникаи вазнин.

2 - Хариди дигар мошин ва таҷҳизот

- а) хариди воситаҳои нақлиёт ва таҷҳизот;
- б) хариди мебел, техника ва таҷҳизоти офис ва ғайра.

3-Мебель, лаозимоти идора, асбобҳо, инвентари истехсолӣ ва хоҷагидорӣ

2815 – Фондҳои асосии ғайримоддӣ

1 - Ҷамъоварии осори санъати тасвирӣ, нигораҳои осорхона ва ғайра

- а) коллексияи осори санъат, нигораҳои осорхона ва дигар арзишҳои, ки ё арзиши муайянеро муаррифӣ мекунанд ё дорои сарвати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб мераванд.

2 - Таъминоти барномавии компютерҳо

- а) хариди барномаҳои таъминоти компютерӣ (барномаҳои компютерӣ, навгонҳои барои онҳо ва ғайра).

3 - Фонди китобхона

- а) китобҳо, китобҳои дарсӣ, маводҳои аёнӣ, кинофилмҳо ва ғайра, ки таъйиноти нигоҳдории дарозмуддатро доранд. Китобҳо, китобҳои дарсӣ, маводҳои аёнӣ, кинофилмҳо ва ғайра, ки таъйиноти нигоҳдории на зиёда аз як солро доранд, бояд ҳамчун хароҷоти ҷорӣ инъикос гарданд.

2816 – Захираҳои воситаҳои гардони моддӣ

1 - Захираҳои стратегӣ

а) хароҷоти ташикил намудани захираҳои молҳои аз ҷиҳати стратегӣ муҳим ва молҳои барои ҳолатҳои фавқулодда ва ҳолатҳои ногаҳонӣ.

2 - Дигар захираҳои воситаҳои гардони моддӣ

а) хароҷоти хариди молҳо аз тарафи ташикилотҳое, ки бозорро танзим мекунанд (масалан хариди фулузот ва сангҳои қиматбаҳо, сангҳои рангоранг, минералҳои беҳамто ва коллексионӣ, маҳсулоти аз фулузот ва сангҳои қиматбаҳо тайёркардашуда);

б) хароҷоти захиракунии гандум ва дигар молҳои барои Тоҷикистон аҳамияти муҳимдошта.

2817– Дороиҳои ғайриистехсоли

1 - Хариди замин

а) хароҷоти хариди замин, чӣ дар дохил ва чӣ дар хориҷи кишвар.

б) хароҷотҳо барои ободони замин, чӣ дар дохил ва чӣ дар хориҷи кишвар.

2 - Хариди дороиҳои ғайримоддӣ ғайриистехсоли

а) ба дороиҳои ғайримоддӣ дороиҳо дохил мешаванд, ки арзиши дохилӣ надоранд. Ба онҳо хароҷоти хариди ҳуқуқи коркарди конҳои канданиҳои фойданок ва истифодаи шикоргоҳҳо, дигар имтиёз ва иҷозатномаҳои марбут бо замин, патентҳо, ҳуқуқҳои муаллифӣ ва нишонҳои молӣ дохил мешавад;

б) хароҷоти марбут бо хариди сахмияҳо в дигар қоғазҳои қиматноки бозоргир.

2818– Хариди дороиҳои биологч

а) хариди дороиҳои биологӣ якчанд маротиба истифодашаванда, ки аз онҳо гирифтани даромад дар намуди майсулӯт ё игроиши кор пешбинӣ шудааст;

282 - Хариди дороиҳои молиявӣ дохилӣ

2821 - Зиёдкунии бақияҳои асъорӣ ва амонатҳо

1 - Бонки миллии Тоҷикистон

Моддаи мазкур таъйироти ҳаҷми ҳамаи амонатҳои давлатӣро, ки дар нигоҳдории БМТ ҳастанд, дар давраи ҳисоботӣ, ки натиҷаи маҷмуи амалиётҳои мақомотҳои идоракунии бо ин амонатҳо барои давраи мазкур ба ҳисоб меравад, вале таъйирёбии марбут бо таъйирёбии арзиши нархро дар бар намегиранд, инъикос менамояд. Камкунии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати мусбӣ нишон дода мешавад, чунки ин маънои онро дорад, ки мақомотҳои идоракунии давлатӣ воситаҳои молиявӣ гирифтанд; зиёдиҳои ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати манфӣ нишон дода мешавад, чунки он нишон медиҳад, ки захираҳои молиявӣ истифода шуданд.

2 - Бонки амонатгузории Тоҷикистон (фондҳои махсус)

Моддаи зерин таъйироти ҳаҷми ҳамаи амонатҳои давлатӣро, ки дар нигоҳдории БДА «Амонатбонк» мебошанд, дар давраи ҳисоботӣ, ки натиҷаи маҷмуи амалиётҳои мақомотҳои идоракунии бо ин амонатҳо барои давраи мазкур ба ҳисоб меравад, вале таъйирёбии марбут бо таъйирёбии арзиши нархро дар бар намегиранд, инъикос менамояд. Камкунии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати мусбӣ нишон дода мешавад, чунки ин маънои онро дорад, ки мақомотҳои идоракунии давлатӣ воситаҳои молиявӣ гирифтанд; зиёдиҳои ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати манфӣ нишон дода мешавад, чунки он нишон медиҳад, ки захираҳои молиявӣ истифода шуданд.

3 – Тоҷиксодиротбонк

Моддаи зерин таъйироти ҳаҷми ҳамаи амонатҳои давлатӣро, ки дар нигоҳдории Тоҷиксодиротбонк (Внешэкономбанк) мебошанд, дар давраи ҳисоботӣ, ки натиҷаи маҷмуи амалиётҳои мақомотҳои идоракунии бо ин амонатҳо барои давраи мазкур ба ҳисоб меравад, вале таъйирёбии марбут бо таъйирёбии арзиши нархро дар бар намегиранд, инъикос менамояд. Камкунии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати мусбӣ нишон дода мешавад, чунки ин маънои онро дорад, ки мақомотҳои идоракунии давлатӣ воситаҳои молиявӣ гирифтанд; зиёдиҳои ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати манфӣ нишон дода мешавад, чунки он нишон медиҳад, ки захираҳои молиявӣ истифода шуданд.

4 - Дигар бонкҳои амонатӣ

Моддаи зерин таъйироти ҳаҷми ҳамаи амонатҳои давлатиро, ки дар нигоҳдории дигар ташилотҳои қарзӣ мебошанд, дар давраи ҳисоботӣ, ки натиҷаи маҷмуи амалиётҳои мақомотҳои идоракунии бо ин амонатҳо барои давраи мазкур ба ҳисоб меравад, вале таъйирёбии марбут бо таъйирёбии арзиши нархро дар бар намегирад, инъикос менамояд. Камкунии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати мусбӣ нишон дода мешавад, чунки ин маънои онро дорад, ки мақомотҳои идоракунии давлатӣ воситаҳои молиявӣ гирифтанд; зиёдавии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати манфӣ нишон дода мешавад, чунки он нишон медиҳад, ки захираҳои молиявӣ истифода шуданд.

2822 – Қарздиҳӣ ва хариди саҳмияҳо

1 - Қарздиҳии дигар воҳидҳои бахши идоракунии давлатӣ

Ин категория қарздиҳиро ба тарҳи маблағҳои пардохтӣ, ки мақомотҳои миллии дигар сатҳҳои идоракунии давлатӣ, ё ба ибораи дигар бахши идоракунии давлатиро ба истиснои мақомотҳои байналмиллалӣ идоракуниро дар бар мегирад. Дар ин категория ссудаҳои бевосита ва қоғазҳои қиматноки дар гардишбудаи дигар мақомотҳои идоракунии, ки бо мақсадҳои таъмини ин мақомотҳо бо воситаҳои молиявӣ харида шудаанд дохил мешаванд, на барои он ки воситаҳои бозоргири мақомот-қарздеҳро барои гирифтани фоида истифода кунанд. Дар ҳолати набудани ариза ё эзоҳот аз тарафи мақомоти давлатӣ дар бораи мақсади харид аз тарафи онҳо чунин амалиёт бояд ҳамчун қарздиҳӣ гурӯҳбандӣ шавад дар ҳолате, ки хариди қоғазҳои қиматнокисатҳи идоракунии дар поёнистода амалӣ шуда бошад, ва ҳамчун маблағгузорӣ – дар ҳолати хариди ӯҳдадориҳои қарзии аз тарафи мақомоти идоракунии ҳамон сатҳи идоракунии ё аз он баланд баровардашуда, ссудаҳо байни мақомотҳои идоракунии ҳамчун қарздиҳӣ тарҳи маблағи пардохт нишон дода шуда, дар омили мақомот-қарздеҳ вақти муайянкунии дефитсит бо хароҷот якҷоя карда мешаванд, дар омили мақомот-қарзгир бошад, онҳо ҳамчун қарзи гирифташуда барои маблағгузори дефитсит нишон дода мешаванд.

2 - Қарздиҳии корхонаҳои давлатӣ ғайримолиявӣ

Ссуда барои корхонаҳои давлатӣ ғайримолиявӣ ва хариди саҳмияҳои баровардаи ин корхонаҳо дар худ ҳамаи пардохтҳо ба ин корхонаҳоро, ки аз тарафи мақомоти давлатӣ ҳамчун асос барои пайдошавии дархости молиявӣ ё зиёдавии ҳиссаи у дар сармояи худии чунин корхона тарҳи маблағҳо барои пардохтро дарбар мегирад. Маблағҳои бебозгаиште, ки дар натиҷаи онҳо ягон дархости молиявӣ ё иштирок дар сармояи худии корхонаҳо ба миён намеояд, бояд ҳамчун трансфертҳои ҷорӣ ё асосӣ ба ҳисоб гирифта шаванд.

3 - Қарздиҳии корхонаҳои давлатӣ молиявӣ

Ин категория ҳамаи ссудаҳои ба муассисаҳои давлатӣ молиявӣ пешниҳодишударо, инчунин хариди саҳмияҳои баровардаи ин муассисаҳо тарҳи маблағҳои пардохтиро дар бар мегирад. Ҳамчунин воситаҳо барои пуркунии сармояи муассисаҳои молиявӣ, ссудаҳо барои муассисаҳои молиявӣ ва маблағгузориҳои давлатӣ ҳамаи фаъолияти қарздиҳии мақомотҳои давлатӣ ва дар бахши муассисаҳои молиявӣ гурӯҳбандишавандаро дарбар мегирад.

4 - Қарздиҳии корхонаҳои хусусии молиявӣ

Ин категория ҳамаи ссудаҳои ба корхонаҳои хусусии молиявӣ пешниҳодишударо, инчунин хариди саҳмияҳои баровардаи ин корхонаҳо тарҳи маблағҳои пардохтиро дар бар мегирад. Ҳамчунин воситаҳо барои пуркунии сармояи корхонаҳои хусусии молиявӣ, ссудаҳо барои корхонаҳои хусусии молиявиро дарбар мегирад.

5 - Қарздиҳии гурезагон

Ин категория ҳама намуди қарзҳои ба гурезаҳо додамешударо дарбар мегирад.

6 - Қарздиҳии кӯчандагон

Ин категория ҳама намуди қарзҳои ба кӯчандагон додамешударо дарбар мегирад.

7 - Қарздиҳии дигар

Ба инҷо ҳамаи дигар қарздиҳиҷое, ки ба дигар гуруҳҳо дохил нашудаанд, дохил мешаванд.

8- Хариди саҳмияҳо ва дигар шаклҳои иштирок дар сармоя

Дар инҷо хариди саҳмияҳо ва дигар қоғазҳои қиматнок барои иштирок дар сармоя дохил мешавад.

283 - Хариди дорониҳои молиявии берунӣ

2831 - Зиёдкунии бақияҳои асбӯрӣ ва амонатҳо

1 - Институтҳои молиявии берунӣ

Ҳамаи намуди қарздиҳӣ, тарҳи маблағҳои пардохтӣ (барои мақсадҳои сиёсӣ) – пардохти ҳама намуд аъзоҳаққиҳо/обунаҳо дар ташикилотҳои байналхалқӣ ва байнидавлатие, ки дар ҳолати баромадани давлат аз аъзогӣ дар ин ташикилот бояд ба у бозгардонда шаванд. Аммо аъзоҳаққиҳое, ки бояд аз тарафи ташикилотҳои пулӣ-қарзӣ пардохта шаванд ба ин ҷо дохил намешаванд (масалан аъзоҳаққиҳои Бонки миллии Тоҷикистон ба ХБА).

2832 – Қарздиҳии берунӣ

1 – Қарздиҳии берунии мақомоти давлатӣ идоракунии давлатҳои хориҷӣ ва ташикилотҳои байналхалқӣ

Ин категория ссудаҳои додашударо барои мақомотҳои идоракунии хориҷӣ ва ҳамаи ташикилотҳои байниҳукуматӣ ба истиснои мақомотҳои идоракунии байналмиллалӣ дар бар мегирад. Обуна (подписка) дар сармояи саҳҳомии Бонки Умумиҷаҳонӣ ё бонкҳои минтақавии рушд дар ҳамин ҷо гуруҳбандӣ мешавад, зеро дар ҳолати қатъи аъзогии ягон давлат дар ин ташикилотҳо ин маблағҳо баргардонанда мешаванд. Пардохтҳоро барои Ҳазинаи Байналмиллалӣ Асбӯр мақомотҳои танзимкунандаи пулӣ-қарзӣ амалӣ менамоянд. Аз ин ру онҳо ба инҷо дохил нашуда дар баҳии муассисаҳои молиявӣ гуруҳбандӣ карда шудаанд.

2 – Қарздиҳии берунии мақомотҳои ҳукуматҳои транснатионалӣ

Ин категория ссудаҳои ба мақомотҳои идоракунии байналхалқӣ пешниҳодишуда ва тарҳи маблағҳои пардохтро дарбар мегирад.

3 – Дигар қарздиҳии беруние, ки ба дигар гуруҳҳо шомил нашудааст

Дигар қарздиҳии беруние, ки ба моддаи 2832 гуруҳбандии иқтисодии буҷет бурда мешаванд, вале ба ягон аз зермоддаҳои ин модда шомил нашудаанд.

284 - Пардохти ӯҳдадориҳои молиявӣ

2841 – Пардохти қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо

1 – Пардохти васиқаҳои ҳазинадорӣ

Ин категория пардохтҳои мақомотҳои давлатӣ идоракуниро аз руи ӯҳдадориҳои қарзии векселҳои ҳазинадорӣ дарбар мегирад.

2 – Пардохтҳои вомбаргҳои дохилии қарзи давлатӣ аз тарафи муассисаҳои молиявӣ харидашуда

Ин категория пардохтҳои давлатиро аз руи вомбаргҳои дарозмудати аз тарафи муассисаҳои молиявӣ харидашуда дар бар мегирад. Ҳамзамон маблағҳо аз руи пардохтҳои фоизҳои ҷамъшуда ё нигоҳдошташуда дар хароҷоти пардохти маблағҳои фоизҳо ифода меёбанд.

3 – Пардохтҳои вомбаргҳои дохилии қарзи давлатӣ аз тарафи муассисаҳои ғайримолиявӣ харидашуда

Ин категория пардохтҳои давлатиро аз руи вомбаргҳои дарозмудати аз тарафи муассисаҳои ғайримолиявӣ харидашуда дар бар мегирад. Ҳамзамон маблағҳо аз руи пардохтҳои фоизҳои ҷамъшуда ё нигоҳдошташуда дар хароҷоти пардохти маблағҳои фоизҳо ифода меёбанд.

4 – Пардохтҳои вомбаргҳои дохилии қарзи давлатӣ аз тарафи аҳоли харидашуда

Ин категория пардохтҳои давлатиро аз руи вомбаргҳои дарозмудати аз тарафи аҳоли харидашуда дар бар мегирад. Ҳамзамон маблағҳо аз руи пардохтҳои фоизҳои

чамъишуда ё нигоҳдошташуда дар хароҷоти пардохти маблағҳои ғоизӣ ифода меёбанд.

2842 Пардохти қарзҳо ва ссудаҳо

1 – Пардохти қарзҳо ва ссудаҳо аз Бонки миллии Тоҷикистон

Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблағҳои пардохтро аз БМТ дарбар мегирад.

2 – Пардохти дигар қарзҳо ва ссудаҳо

Ин категория қарздиҳӣ, тарҳи маблағи пардохтӣ ба шахсони хусусӣ, корхонаҳо ва дигар воҳидҳои иқтисодии нерезидент, ба истиснои мақомотҳои идоракунии байналмиллалӣ ва ташкилотҳои хориҷӣ, инчунин хариди саҳмияҳои корхонаҳои нерезидентҳо тарҳи фуруши чунин саҳмияҳоро дарбар мегирад.

2843 Пардохти ӯҳдадорӣҳои молиявии берунӣ

1 – Аз Бонки умумичаҳонӣ

Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблағи пардохтро аз Бонки умумичаҳонӣ дарбар мегирад.

2 – Аз Бонки осиёии рушд

Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблағи пардохтро аз Бонки осиёии рушд дарбар мегирад.

3 – Аз Иттиҳоди аврупо

Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблағи пардохтро аз Иттиҳоди аврупо дарбар мегирад.

4 – Аз дигар ташкилотҳои байналхалқӣ

Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблағи пардохтро аз ташкилотҳои байналхалқӣ дарбар мегирад.

5 – Аз дигар давлатҳо

Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблағи пардохтро аз дигар давлатҳо дарбар мегирад.

6 – Пардохти қарзи Таҳвилкунандагон

Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблағи пардохтро аз таҳвилкунандагон дарбар мегирад.